


АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj **Нашияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯаబдуллоҳи Рӯдакӣ***
www.anvor.tj №9 (310) 4-уми ноябрин соли 2020, ҷоршанбе (оғози нашр: соли 1994)

СУХАРНОНИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ, МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА МУНОСИБАТИ САВГАНДЁДКУНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН



30.10.2020, шаҳри Душанбе
Ҳамваташони азиз!

Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ
ва вакилони Маҷлиси намояндагон!
Ҳозирини гиромӣ!

Дар ин лаҳзаҳои турифтиҳор бо
камоли эҳтиром ва муҳаббату садо-
қати фарзандӣ ба тамоми мардуми
шарифи Тоҷикистон ва ҳамваташо-
ни бурунмарзиамон, ки рӯзи 11 ок-
тябрин соли равон дар ҷорабинии
бисёр муҳимми сиёсӣ - интихоботи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
эътиқоду бовари бузург зоҳир наму-
да, сарнавишти худ ва тақдири мам-
лакатро ба дӯши ман вогузор кар-
данд, сипоси бепоён ва миннатдо-
рии самимӣ байён менамоям.

Ҳамчунин, бо эҳтироми бениҳоят
бузург изҳор медорам, ки ман ҳам-
чун як фарзанди ҳалқи азизи Тоҷи-
кистон ҳанӯз аз рӯзҳои аввали фаъ-
олияти худ дар мансаби Роҳбари
давлат аз пуштибонии самимии мар-
думи шарафманди кишвар, дуои
хайри падарону модарон, собиқадо-
рону пирони рӯзгор ва маҳсусан, да-
стирии фаъолонаи ҷавонони ватан-
дӯсту бонангӯ номус рӯҳу нерӯи тоза
гирифта, дар ҷодаи рафғи мушки-
лоти ниҳоят саҳту сангини сиёсӣ ва
иқтисодиву иҷтимоии кишвар бо иро-
дади мустаҳкам ва азми қавӣ қадам
мегузоштам.

Ман аз мардуми азизи Тоҷикистон
як ҷаҳон сипосгузорам, ки заҳ-
мату талошҳои маро бо иштироки
фаъолонаи худ қадрдорӣ карда, мү-

Идомааш дар саҳ. 2-3

АНДАР ШИНОХТИ
ЭМОМАЛӢ РАҲМОН



С. 9

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ
ҚУЛОБ: ГУЗАШТА, ИМРӯЗ ВА
ОЯНДА



С. 4

ЧАШНИ МЕҲРГОН САРЧАШМА
ДАР ҲУДОГОҲИ МИЛЛӢ
ДОРАД



С. 11

РОВЕСНИК
УНИВЕРСИТЕТА



С. 7

ХУШҲАБАР



С. 16

ҲАРФИ
ДОНИШҖУ



С. 12

ИМОРАТҲОИ
БАЛАНДТАРИНИ ҶАҲОН



С. 14

СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ, МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА МУНОСИБАТИ САВГАНДЁДКУНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН



ҳаббату самимияти нисбат ба ман дошташонро бо додани раъий хеш исбот намуданд.

Ин муҳаббату самимияти ҳалқи азизам маро водор месозад, ки ба хотири ободии Тоҷикистон, оромии Ватан ва осоши ҳар як хонадони қишин даҳчанд заҳмат қашам.

Имрӯз хуб дарк мекунам, ки ихлосу эътиими мардум масъулияти маро барои ба ҷо овардани рисолати бузурги давлатдорӣ, яъне роҳбарӣ кардани давлати соҳибистикопли Тоҷикистон, ҳифзи сулҳо оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, таъмин намудани фаъолияти мунаzzamu босамари руҳнӯҳои давлатдорӣ, амнияти ҷомеа ва давлат, волоияти қонун, рушди бомароми иқтисодиву иҷтимоии қишин ва муҳимтар аз ҳама, боз ҳам беҳтар гардонидани шароити зиндагии рӯзгори сокинони мамлакат бамаротиб меафзояд.

Ман имрӯз садҳо маротиба шукро на мекунам, ки сазовори эътиимоди бовари ҳалқи азизам ҳастам ва барои ин эътиқоду ихлоси бузург ва дастгириву дуои ҳайри падарону модарон дар назди тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон сари таъзим фурӯд меоярам.

Ман ҳама шумо - ҳалқи азизам ва хурду бузурги Тоҷикистонро сидқан дӯст медорам ва то нафаси воласин ба шумо содикона хизмат мекунам.

Мехоҳам як нуктаи бисёр муҳимро бо ифтихору қаноатмандӣ изҳор намоям: дар фосилаи ҳамагӣ ҳафт моҳ баргузор гардидани ду чорабинии муҳимми сиёсӣ, яъне интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон ва маҷлиси маҳаллии вакiloni ҳалқ ва маҳсусан, интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар собит намуд, ки дар ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон фазои комили ҳамдигар-фаҳмӣ, ваҳдати миллӣ, садоқат ба ормонҳои таърихии ҳалқи қуҳанбуёнди тоҷик, пойдории сулҳо субот ва фарҳанг баланди сиёсии шаҳрвандӣ ба нерӯи воқеан бузург табдил ёфтааст.

Ин падидai нек маро ба ояндаи дурахони Тоҷикистони маҳбубамон ва зиндагии осудаи ҳалқи азизам умединвору дилпур месозад ва эътиими маро барои фардои орому босуботи давлат ва мардуми қишин боз ҳам қавӣ мегардонад.

Дар ҳафт соли охир ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои олии давлат ва дар навбати аввал, бо мақсади муҳайё намудани шароити арзандан зиндагии барои мардуми қишин хеле корҳои назаррас ба анҷом расонида шуданд.

Ҳоло меҳоҳам баъзеи онҳоро муҳтасар хотирнишон намоям.

Дар солҳои 2013-2020 ҳачми воқеии маҷмӯи маҳсулоти доҳилӣ беш аз ду баробар афзуда, суръати миёнаи солонаи рушди он ба 7 фоиз баробар гардид.

Маҷмӯи маҳсулоти доҳилӣ ба ҳар як сокини мамлакат 1,7 баробар, даромади пулии аҳолӣ беш аз 2 баробар ва музди меҳнати миёнаи як қорманд 2,4 баробар афзоиш ёфт.

Зиёда аз як миллион ҷойи корӣ таъсис дода шуда, шумораи шаҳрвандоне, ки ба муҳочирати меҳнатӣ мераҷанд, аз 1 миллиону 100 ҳазор то 460 ҳазор нафар, яъне дуюним баробар кам карда шуд.

Дар натиҷаи амалий гардидани санаҷҳои стратегӣ сатҳи камбизоатӣ аз 38,3 фоизи соли 2013 то 26,3 фоиз дар соли 2020, яъне 12 фоиз паст шуда, дарозумрии миёнаи шаҳрвандон аз 73 то 75 сол боло рафт.

Дар ин лаҳзаҳои воқеан хотирнишон таърихӣ ба тамоми саноатчиёну соҳтмончиён, инчунин, соҳибкорони бонангӯ номус ва шахсони саҳоватпешса барои заҳмати содикона ва ташабbusҳои ватандӯстонаашон, ки боиси рушди соҳаҳои саноату соҳтмон, ободии шаҳру деҳоти мамлакат, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар шудани шароити зиндагии мардум гардид, изҳори миннатдорӣ менамоям.

Ҳамчунин, хотирнишон месозам, ки дар натиҷаи пешбурди сиёсати санароҳаҳои молияни давлатӣ дар ин давра ҳачми умумии даромади буҷети давлат дар баробар зиёд шуд.

Ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблагузорӣ беш аз 100 миллиард сомонӣ сармоя, аз ҷумла 30 миллиард сомонӣ сармояи мустақими ҳориҷӣ ҷалб гардид.

Дар давраи зикршуда муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 245 ҳазор ҳонанда, муассисаҳои тандурустӣ бо 9 ҳазор кат ва манзили истиқоматӣ ба масоҳати 9 миллион метри мураббаъ соҳта, ба истифода дода шуданд.

Дар ин давра беш аз 1500 километр роҳҳои мoshingard, 190 пул, 50 километр роҳи оҳан бунёд гардида, имкониятҳои транзитии қишин тавсия пайдо кардан.

Дар ҳафт соли охир ба соҳаи энергетикаи қишин ҷиҳати таҷдиди иқтидорҳои амалкунанда ва бунёди иқтидорҳои нав беш аз 32 миллиард сомонӣ равона карда шуд.

Аз ҷумла бо саъю талоши Ҳукума-

ти мамлакат ва дастгириву заҳмати содиқонаи мардуми қишин барои расидан ба ҳадафи стратегии худ - истиқлоли энергетикий боз як қадами бузургу устувор гузоштем, яъне ду агрегати нерӯгоҳи барқи обии "Роғун"-ро ба истифода супоридем, ки ин рӯйдод дар таърихи навини Тоҷикистон яке аз дастовардҳои муҳим гардид.

Дар натиҷа ҳачми умумии истеҳсоли нерӯи барқ дар мамлакат ба 21 миллиард киловатт - соат расид ва маҳдудияти интиқоли он дар фасли зимистон бартараф карда шуд.

Бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоиву иқтисодии миңтақаҳои қишин, бо шугли пурмаҳсул таъмин кардани аҳолӣ ва баланд бардоштани фаъолнокии иқтисодии сокинони мамлакат солҳои 2019-2021 "Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ", инчунин, давраи омодагӣ ба таҷлили сазовори 30-солагии истиқололи давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон шуданд.

Дар доираи иқдомоти зикршуда то моҳи сентябри соли 2021 дар шаҳру ноҳияҳои қишин беш аз 25 ҳазор иншооти иҷтимоиву истеҳсолӣ ва сайёҳӣ бунёд ва ба истифода супорида мешавад, ки ин боиси ташкили даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ ва ҳалли бисёр мушкилоти иҷтимоии аҳолӣ мегардад.

Бо вучуди ҳамаи дастовардҳои зикрардида, меҳоҳам хотирнишон созам, ки мо ҳанӯз дар оғози марҳалай бисёр муҳиммии рушди устувори иқтисодиву иҷтимоии қишин ва раванди ободонии Ватани азизамон қарор додрем ва барои амалий намудани нияту нақшаҳои некамон бояд боз ҳам бештар ва содикона заҳмат қашем.

Дар ҳафт соли оянда бо роҳи истифодаи санароҳони заҳираҳои миллӣ ва тамоми имкониятҳо мояд ба ҳадафи истиқололи комили энергетикий ноил гардем, Тоҷикистонро аз бунbasti коммуникатсионӣ пурра раҳӣ бахшида, ба қишини транзитӣ табдил дихем. Дар ин муддат мояд ба ҳадафи истиқололи стратегӣ - ҳифзи амнияти озӯқавории қишин соғдилона заҳмат мекашанд, миннатдорӣ баён менамоям.

Мо тасмим дорем, ки исплоҳотро дар самти таъмин намудани рушди соҳибкорӣ ва фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ идома бахшида, ташабbusҳои созандони соҳибкоронро минбаъд низ ҳаматарафа дастгirӣ ва ҳуқуқу манфиатҳои онҳоро ҳимоя кунем ва низоми маъмурикунонии андозро тақмил дихем.

Аз ҷониби низоми бонкии қишин барои рушди соҳаҳои муҳталифи иқтисодиву иҷтимоӣ дар ҳафт соли оянда беш аз 100 миллиард сомонӣ қарз ҷудо карда, ин нишондиҳанда нисбат ба ҳафт соли гузашта яқуним баробар афзоиш дода мешавад.

Мо барои расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ, яъне саноатикунонии босуръати қишин ба рушди соҳаҳои саноати маъдан, металлургияи ранга, мoshinsozӣ, саноати сабук, ҳӯрокворӣ ва дорусозӣ афзалият дода, барои коркарди ҳарҷи бештари ашёи ҳом, афзоиш додани ҳачми истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатноки ивазкунандае воридот ва ба содирот нигаронидашуда ҳамаи тадбирҳои заруриро роҳандозӣ мекунем.

Дар ҳафт соли оянда дар бахши дар таъмини истиқололи энергетикии қишин мояд ба ҳадафи истиқоматӣ ба содироти ҳадафҳои олии давлатӣ, яъне саноатикунонии босуръати қишин сифати рушди иқтисодии қишин таъмин намудани рушди устувор, афзоиш додани ҳиссии табақаи миёнаи аҳолӣ ва расидан ба сатҳи рушди иҷтимоиву иқтисодии қишин дода мешавад.

Дар ин давра, тавассути саноатикунонии босуръати қишин сифати рушди иқтисодии қишин таъмин гардида, таҷдиди нерӯгоҳҳои барқи обии амалкунанда ва бунёди иқтидорҳои нави истеҳсоли нерӯи барқро идома мебахшем.

Тибқи арзёбии коршиносони байнамилалӣ ҳоло Тоҷикистон аз рӯи фоизи истеҳсоли "энергияи сабз" дар қатори шаш қишини пешсафи сайёра ҷой дошта, баъди пурра ба истифода додани нерӯгоҳи барқи обии "Роғун" дар қатори чоргони аввали қишини таъмин гардида, яъне мавқеи Тоҷикистон боз ду зина боло мераవад.

Ба ин васила, саҳми Тоҷикистон дар беҳдошти вазъи экологии миңтақа ва сайёра вобаста ба қоҳиш додани ҳачми

СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ, МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА МУНОСИБАТИ САВГАНДЁДКУНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

партови газҳои гулхонай зиёд гардида, дар кишвар барои рушди "иқтисоди сабз" заминаи боз ҳам мусоид фароҳам оварда мешавад.

Чиҳати васеъ намудани ҷуғрофияи ҳамлу нақли молу маҳсулот ва баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои нақлиётӣ дар ҳафт соли оянда мо 1500 километр роҳҳои мошингарди сатҳи байналмилалий бунёд мекунем.

Бо истифода аз имкониятҳои мавҷудаи кишвар, рушди ҳунармандӣ, аз ҷумла ҳунарҳои мардумӣ ва соҳаи сайёҳӣ, баҳусус, сайёҳии экологӣ, табобативу солимгардонӣ, таърихиву әтнографӣ ва фарҳангӣ, кӯҳнавардӣ ва дигар намудҳои сайёҳӣ, инчунин, таъсиси инфрасоҳтори соҳа таъмин карда мешавад.

Барои таъмин кардани рушди устувори иҷтимоиву иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи некӯҳаволии мардум мо дар оянда низ тамоми захираву имкониятҳоро ҷиҳати ташкили инфрасоҳтори мусоир дар деҳоти кишвар сафарбар менамоем.

Қобили зикр аст, ки ҳоло шарикӣ давлат бо бахши ҳусусӣ ва муносибати Ҳукумати мамлакат бо ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ва шарикони рушд дар сатҳи хубу созанда қарор дорад ва мо ҳамкориҳои судмандро бо онҳо минбаъд низ густариш медиҳем.

Ҳамватанони азиз!

Ҳозирини гиромӣ!

Бо дарназардошти он, ки илму маориф соҳаҳои калидии сиёсати иҷтимоии давлат маҳсуб меёбад, мо испоҳотро дар ин самт идома дода, поҳояи моддиву техникии ин соҳаҳоро таҳқим мебахшем ва мақоми омӯзгорро дар чомеа минбаъд низ баланд мебардом.

Дар ҳафт соли оянда барои боз ҳам беҳтар намудани солими чомеа тамоми тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида, маблагузории соҳаҳои тандурустӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ мунтазам зиёд карда мешавад.

Бо истифода аз фурсат, ба тамоми қорандони соҳаи тандурустӣ, махсусан, ба табион ва ҳамшираҳои шафқат, ки дар давраи бисёр мушкини пандемияи коронавирус ба хотири ҳифзи саломатии мардуми Тоҷикистон ва табобати беморон шабонарӯӣ ва ҷасуҷонаву содиқона заҳмат кашиданд ва имрӯз низ соғдилона фаъолият карда истодаанд, миннатдориву сипос баён менамоям.

Дар оянда ҷиҳати беҳтар намудани имкониятҳои шугл барои занон, шахсони маъюб ва гурӯҳҳо, ки имконияти маҳдуд доранд, барномаҳои махсус таҳия ва қабул гардида, истеҳсоли воситаҳои техникии тавонбахшӣ барои онҳо васеъ ба роҳ монда мешавад.

Доир ба ҳифзи иҷтимоии ятимону маъюбон, оилаҳои бесаробону камбизоат ва дигар гурӯҳҳои осебазири ниёзманд тадбирҳои иловагӣ амалӣ карда мешаванд.

Бо дарназардошти он, ки мо фарҳангро ҳастии миллат ва яке аз роҳҳои асосии баланд бардоштани сатҳи маърифати мардум эълон кардаем, дар ҳафт соли оянда ҷиҳати рушди маъnaviёti чомеа, забони давлатӣ, фарҳанг, санъату мусиқӣ, театр, кино, ҳифзи ёдгориҳои таъриҳӣ, итилоот ва баланд бардоштани завқи зебоипарастии шаҳрвандон тадбирҳои мушаххасро амалӣ менамоем ва барои истеҳ dodҳои ҷавон шароити арзанда мӯҳайӯ мекунем.

Мо ба масъалаи тарбияи ҳамаҷонибай ҷавонон ҳамчун самти муҳимтарини сиёсати давлат дикати аввалинда рача дода, дар ҳафт соли оянда мақсаддорем, ки ташабbusҳои созандай ҷавононро ҳамаҷониба дастгирӣ карда, доир ба оммавигардонии варзиш ва тарзи ҳаётӣ солим як силсила тадbirҳои иловагиро роҳандозӣ намоем.

Масъалаи тарбияи қадрҳо аз ҳисоби ҷавонон ва дар ҳамаи зинаҳои хизмати давлатӣ ҷобаҷо намудани онҳо дар сарҳати фаъолияти мо қарор ҳоҳад дошт.

Мо ният дорем, ки дар ҳафт соли оянда беш аз 540 ҳазор нафар ҷавонони мамлакатро барои гирифтани маълумоти олий ба муассисаҳои таҳsilотi олии касбӣ қабул карда, то 40 ҳазор нафар ҷавонони болаёқату bois̄tēdodro ба муассисаҳои tаҳsilotи олии kасбии kишvarҳоi pеšrafatai dунё firiştoda, bарои соҳаҳои gуnogуни iқtisodi miliyamон kadrҳoи bаландiҳtisoc tайёр namоem.

Мо ба ҷавонони даврони истиқпол эътиmodи бузург дорем ва барои онҳо tamomи шaroitу imkoniatҳoи zaruriро fароҳам mesozem, kи ҷavononi mo ҳамчун насли oяндасoz zimomi fардои давлат, Vatan va ҳalқi ҳudro ба dast giron, sarzamini aҷodiro соҳibӣ kунанд, onро obod sозанд, яъne kori moro ba хотири pеšrafatu ободии Toҷikiстонi maҳbubamон idoma diҳand.

Имрӯz занон дар tamomи соҳаҳои iқtisodi miliyи hizmati давлатӣ нақши biseр arziшmand dorand va mo дар oянда bарои onҳo шaroiti ҳarci beҳtar muҳaiyē mekunem ва tashabbusҳoи занону bonuvoni mamlakatro ҳamаҷoniba dastgirӣ menamoem.

Ba хотири bоз ҳam баланд барdoшtani maқomи iҷtimoи занon дар vасеъ namudani faъoliyati онҳo дар соҳаҳои iқtisodiyet "Strategiia miliyili fаъolgardonii naқshi занon дар Ҷумҳуриi Toҷikiстон bарои solҳo 2021-2030" - ro taҳия va amalӣ mesozem.

Ҳозирини гиромӣ!

Дар даврони соҳibistikipli Toҷikiстон bo siёsati horiҷi sulxchӯna ва mutavozinи "darҳo kushoda" ба ҳaisi shariki bo-eъtimodу xairxoҳ dар arsaи bainalmilaliy maқomu manzalati shoista pайдо namuda, ҳamchun яke az kishvarҳoи tashabbuskor dар ҳalли як қator mushkiloti globalӣ, баҳusus, masoili muబrami amnijat, obu energetika, ҳifzi muҳixti zist va tagfirib-i ви iқlim eъtirof garid.

Шидdat гириftani raқobatu barx-урдҳоi tichoratӣ, nizozъҳoи musalpaҳoна dар mintaқaҳoи gunoguni olam, vusъat pайдо karданi terrorizmu ifrotgaroy, tagfirib-eъbi iқlim va ба tавri besobiқa afzoiш ёftani bemoриҳoи navi siroyat dар miқeşı сайёra sobit mesozad, kи insoniat ҳanӯz ҳam rӯ ba rӯi taҳidu xatarҳoи zamoni musoир osebazir ast va ba takvijati ҳamkorivu ҳamgiroy niёz dorad.

Ba in manzur, mo minbaъd niz muносibatҳoи dўstona ва ҳamkoriҳoи судmандro bo ҳamaи kishvarҳoи olam va pesh az ҳama, bo kishvarҳoи ҳamsoya, inchunin, sharikonи strategiamon gus-tariш doda, robitaҳoymonro bo onҳo ҷiҳati taъmin namudani manfiatҳoи miliyili kishvar dар durnamoi miёna-muҳlat wa darozmuddat va bo dar-nazardostti vokejatҳoи давroni musoир dар chorčӯbaи tashkilatu sozmonҳoи



байнalmilaliyu mintaqavӣ vusъat mebahshem.

Ҳамватанони азiz!

Taъminini wolojati қonun va tarbioti ҳukuykӣ, ҳifzi ҳukuyku ozodihon inson va muboriza bar ziddi chinoят-korӣ, az ҷumla terrorizmu ekstre-mizm, chinoyatҳoи kiberӣ, қochoқi mavodi muҳaddir, siloҳ va dигar chinoyat-korҳoи mutashakkiли faromilliy, taъminini amnijati давлату chomea va ҳifzi istiqlopli давлатӣ ба sifati vaziifaи asosii давлат boқӣ memonad.

Zero amalishawi мaқsadҳoи strategiia mo, korҳoи sозandavu obodgarona va pеšrafatu taraқqiyeti kishvar maҳz dар fazoi oromu osoishtha, vahdatu sar Chamъi va adolatu қonunijati imkonpazir meboшad.

Man ba tamomи sarbozunu afscaroni Қувваҳoи Musallaҳ va kormandoni maқomoti ҳifzi ҳukuyku mamlakat - farzandoni chasuru chonnisor va dale-ru shuchon Vatan bарои hizmati sodi-қona va saҳmi buzurgashon dар barқa-rososini soxhi konstitutsiyon, sulxu orom, ҳifzi marzu bumi aҷodӣ, istiqlopou ozodii Toҷikiстонi maҳbubamон, taъmin namudani tarbioti chamъi-iyati va қonunijati, yaъne wolojati қonun samimona minnatdorivu sipos baen menamoyam.

Vaznijati zudtagirirabbanda mintaqava ҳaҷon, az ҷumla tavseя pайдо kar-dani faъoliyati tashkilatu turӯxhooi terroristivu ekstre-mist moro водор mesozad, kи сохtor va faъoliyati Қuvvaҳoи Musallaҳ va maқomoti ҳifzi ҳukuyku takmil diҳem, zaminai mod-divu tehnikii onҳoro takvijat baxhem va omadaboshii doimii ҳaiyati shahsии soxtorҳoи nizomiy вa maқomoti ҳifzi ҳukuyku bарои ҳimояи marzu bumi kishvar аzizamон va amnijati давлату chomea taъmin sозem.

Ҳamchunin, bo eъtimodi komil ibroz medoram, kи naқshaҳoи bарои ҳaft sol peşbinikardan mo bарои rушdi tавsияту bemailoni Toҷikiстонi аzizamон dар daҳsolaiҳoи oянда zaminai mustaҳkam megezorand.

Mo dar charaenati tatiбki barnomaox hud tавsияvu pеšnihodҳoи dигar ҳizbҳoи siёsati va nomzadҳoи onҳoro, kи ba manfiati iқtisodivu iҷtimoii давлат ва marдумi kishvar meboшand, ba eъtiyor megoram.

Man imrӯz niz bo eъtimodi қavӣ iz-hor medoram, kи naқshaҳoи bарои ҳaft sol peşbinikardan mo bарои rушdi tавsияvu bemailoni Toҷikiстонi аzizamон dар ҳamkorivu ҳamgiroy niёz dorad.

Man ba marдумi sharifi Toҷikiстонi аzizamон dар ҳamkorivu ҳamgiroy niёz dorad.

Man ba marдумi sharifi Toҷikiстонi аzizamон dар ҳamkorivu ҳamgiroy niёz dorad.

ton aҳdi ҷavonmarдi medixam, kи tamomи ҳastii ҳudro dар roҳi ҳifzi istiqlopou ozodii, sulxu orom, subuti komilu poidori siёsӣ, sar Chamъi мiliy, vahdati miliy va pеšrafatu obodii Toҷikiстонi аzizu maҳbubam meboшad.

Bарои man istiqlopou ozodii Vatan ni аzizam, sulxu orom va subuti siёsii kishvari maҳbubam, vahdati miliy va ittiҳodу sar Chamъi ҳalқi buzurgvoram az ҷumla muқaddasoti aзiztarin meboшad.

Bori dигar siposu minnatdorii samimiy va sadokatu va fardorii farzandii ҳudro ba sarzamini muқaddasam, ҳalқi buzurgvoram va ҳar fard Vatan ba chon barobaram - Toҷikiстонi sidqan izxor medoram.

Man az xurd uzburghi Toҷikiстонi muҳabbatatu samimiyat va meҳrubonii niҳояt zиёd didaam va ba chunin ҳalқi aзizu meҳrubon shabu rӯz, sodeқona, bo vichdoni pok, dastu dilu ni-yati nek va bo tamomи ҳastӣ hizmat mekunam.

Itminoni komil doram, kи oянданi Toҷikiстонi duراшшon ast va mo якҷo bo ҳalқi aзizamон va miliyati farhang-soloru tamaddun-sazamон zaҳmat kashiда, Vatan maҳbubi aҷodidamонro obodu zebu va pеšrafatuvu nerӯmand gardonida, obrui onro dар arsaи bainalmilaliy boz ҳam bаланд mebardoram.

Man Vatan maҳbubam va ҳalқi aзizamro sidqan va besh az chon ҳud дӯst medoram, zero man bo honu namaki ҳalқi buzurgvoram ba in martab-a расidaam va in honu namakro to nafasi wopasini ҳaётam pos medoram va ba on xiёnat namekunam.

Savgand ba nomi poki Xudo, ba honu namaki marдумi sharifi Toҷikiстон, ba nomi xurd uzburghi in diёri bostoni, ba posi хотири chovidonaи farzandoni farzonaon i он va ba chon қariб nӯxunim milion shahrvandoni Vatan maҳbubam, kи tamomи doniшу taҷriba, saъю taloш va ҳastii ҳudamro fidoi in obu hoxki muқaddas, in ҳalқi dar ҳaқiqat buzurgu ҳaҳramon, sohib-maъrifatuvu tamaddun-saz, meҳrubon қadrshinoс, zaҳmatdӯstu matinirorda va Toҷikiстонi sohibistiқpolu ozod mesozam.

Bigzor, xurshed iстиқlopou ozodii, sulxu subuti komil va baxtu soadat ba sari Toҷikiстон va ҳar як хонadonи marдумi sharaфmandi i он то abad nuraфshon boшad!

Toҷikiстон, ba pesh! Ba сӯi қul-laҳoи bаландi pеšrafatu taraқqiyet!



**Мирилизода Абдусалом
Мустафо, доктори илмҳон
педагогӣ, профессор, ректори
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба
номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ**

Гардишҳои таърих бо гирудорҳои худ колективи бисёрҳазорнафараи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакиро, ки 75 сол қабл аз ин (1945), дар баробари ғалаба бар фашизми Германия ва ибтидои азnav-барқароркунини ҳоҷагии ҳалқи Иттиҳоди Шӯравӣ, бо номи Институти давлатии дусолаи муаллимтайдаркунни Кӯлоб ва тиқи қарори Вазорати маданияти ССР аз 15 августи соли 1945, №1373 дар заминай Омӯзишгоҳи омӯзгории Кӯлоб, ки қаблан номҳои курси педагогӣ (1931-1934), техникиуми педагогӣ (1934-1935), комбинати педагогӣ (1935-1938)-ро доштааст, таъсис ёфта, бо Қарори Вазорати маорифи ССР аз моҳи августи соли 1945 аз Донишкадаи муаллимтайдаркунни дусола ба Донишкадаи давлатии омӯзгории ҷаҳорсола табдил дода шуд, ҳамакун, ба 75-умин баҳори таъсиси он расонид.

Дар ибтидои фаъолияти Институт дар соҳтори он факултетҳои таърих ва филология, физика-математика, табииатшиносӣ ва ҷуғрофия ташкил гардида, ҳамагӣ 48 нафар довталаб ба таҳсил фаро гирифта шуданд, ки 9 нафар омӯзгорони соҳибмâйумот ба онҳо таълим медоданд. Нахустин директори он Раҳмон Каримов буд, ки аз 25 августи соли 1945 ба ин вазифа таъянин мешавад. Ҷиҳати беҳтар гардонидани раванди таълим, ташкили синфонаҳо, дафтариҳои корӣ, озмоишгоҳо ва хобгоҳ барои омӯзгорони донишҷӯён саҳми идораҳои марбути давлативу ҳизбии шаҳру вилояти Кӯлоб хеле бориз аст. Беъди ба низом даромадани вазъи таълиму тарбия омӯзгорони соҳибхассасуз аз дурӯи наздик ҷамъ оварда шуданд.

Сол то сол соҳтори ин бороҳои илму маърифат мукаммал гардида, таъодди факултетҳо, шумораи донишҷӯён ва ҳайати омӯзгорон меафзуд. Дар соли таҳсили 1952-1953 шумораи донишҷӯён аз 48 ба 576 нафар, омӯзгорон аз 9 то ба 100 нафар афзуд. Барои пешбурди фаъолияти Инститut русҳо, украинҳо, ўзбекҳо ба кор ҷалб гардиданд, ки миёни онҳо омӯзгорони ботаҷира - И.В. Тарасов, В.С. Миснер, М.М. Шматко, Э.И. Радишева, А.Г. Лиситская, В.В. Жабан, В.М. Венахин, Р.Усмонов, С.Хоҷаев, М.Худойназаров буданд. Дар ин миён мутахассисони лаёқатманд монанди Салоҳиддин Атоев, Ё.А. Бобоев, М.Г. Кабина, Ҳ.Назаров, Мойншо Назаршоев, Мирзо Султонов, Парвиз Ирфон, Ҳомид Хоҷаев ва дигарон ба ҳайси омӯзгор қабул карда шуданд.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ аз давраи оғози фаъолият бо таъзодҳои зиёд даргир шуда, ҷандин маротиба ӯшиши барҳам додани он низ ба миён омада буд. Дар давраи фаъолияти худ ин маҳзани илму маърифат бо номҳои Инститuti дусолаи муаллими Кӯлоб (1945-1952), Инститuti давлатии педагогии Кӯлоб (1953-1959), филиали Инститuti давлатии педагогии Сталинобод ба номи Т.Г. Шевченко (ҳоло ДДОТ ба номи С.Айнӣ) (1960-1962), Инститuti давлатии педагогии Кӯлоб (1962-1992) ва ниҳоят бо таълошу ҷонбозиҳои фарзанди фарзонаи миllat, Асосгузори сулҳои ваҳдати миllat, Пешвои миillat, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мұхтарам Эмомали Раҳмон

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб: Гузашта, имрӯз ва оянда

Эҳдо ба 75-солагии таъсисёбии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

малӣ Раҳмон дар давраи бисёр ҳассосу барои миillat мұхим - ҳаводиси солҳои 90-ум, ки бо баргузории Ичлосияи тақдирсози XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақдири ояндаи миillat ҳаллу фасл мегардид, Девони Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ба Донишгоҳи давлатии Кӯлоб табдил додани Инститuti давлатии педагогии Кӯлоб" (24.07.1992, №235) қарор ба тасвib расонд. Дар ҷунун вазъияти ҳассосу сангин ва ҳалокатбор Донишгоҳи давлатии Кӯлоб раванди таълимиро ягон соат қатъ қарард.

Зимнан бояд гуфт, ки дастпарварони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ то имрӯз дар таъомии соҳторҳои давлатӣ ва муассисаҳои олии қишвар кору фаъолият доранд ва бо донишу қасбияти ҳоссai худ дар пешбури низоми давлатдорӣ ва тайёр намудани қадрҳои баландиҳтиносӣ ҷаҳонро ба талаботи истеҳсолии қишвар ҷаҳонро баҳарӣ мебошанд.

Дар марҳилаи нави рушди Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ - баъди барқарор гардидан ҳукумати конститутсионӣ ва ба даст овардани Истиқполияти давлатӣ, аниқтарааш аз соли 1992 таваҷҷуҳи Роҳбариюти Олии сиёсии қишвар, маҳсусан, Сарвари давлат, Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мұхтарам Эмомали Раҳмон нисбат ба соҳаи маориф бештар гардид. Дар он лаҳзаҳои ҳатарбор ва барои миillat ниҳоят мұхим нахустин воҳӯрии Сарвари давлат, Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мұхтарам Эмомали Раҳмон таърихи 12.10.1994 дар арафаи маъракаи райъии умумихалқӣ оид ба қабули Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва интихоби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ баргузор гардид. Роҳбари давлат мұхтарам Эмомали Раҳмон аз ҷониби колективи доғнишгоҳ ба ҳайси арзандатарин номзад ба вазифаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пазирифта шуда, колективи муассиса ва мардуми шарафанди Кӯлоб ҳуҷро ҳомӣ ва пуштибони сиёсати пешгирифтаи ин шаҳсияти нациб донистанд.

Рушди ҷомеа, пешрафти давлату миillat маҳз тавассути донишу заковат ва илмандӯзӣ таъмин мегардад. Асосгузори сулҳои ваҳдати миillat, Пешвои миillat мұхтарам Эмомали Раҳмон пешрафти давлатро маҳз тавассути ҳамин дурнамо танзим намуда, маорифро соҳаи калид үнвон намудаанд. Дар партави ин ояндабинӣ ва таваҷҷуҳи ҳосса ба соҳаи илму маориф соли 2015 баҳшида ба 70-солагии таъсисёбии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ баргузор гардид. Ин сафари Пешвои муассиса миillat барои колективи муассиса басо хотирмуни боиси сафарafzӣ буда, дар саҳифаҳои таърихи донишгоҳ, ба ҳатти зарин навишта шудааст. Дар доирони нақша-ҷорабиниҳои омодагӣ ба ҷашни 70-солагии донишгоҳ, биноҳои таълими миassisa purra az nav taymir garida, bo taşkili soҳtorҳoи nāv choyxō ilovagari korī tāyis doda shud; zamina ni moddī-texniki mūassisa taҳkim ёfta, Peshvoi muassisisi millat zimni safari rasmiashon yak binoi 9-oshēna maъmuriy va 25 xona istiқo-



нова, Саъдӣ Маҳдиев, К. Маҷидова, Н. Давлатова, С. Раҳимова, Ф. Файзуллоев ва амсоли инҳоро, ки умри хешро сарфи таълиму тарбия насли наврас дар ин бороҳи илму маърифат намуданд, зикр кард.

Бо шукргузорӣ аз неъмати бебаҳои таърих - Истиқполи давлатӣ, ваҳдату ягонагии миллӣ ва суботу амнияти комил Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ҳамчун маҳзани илму маърифат - яке аз аввалин муассисаҳои таҳсилоти олии қишвар ҳамакунундории замини пуритидори моддӣ-техникӣ, китобхонаи мусоир бо шароити зарурӣ, китобхонаи электронии пайваст ба шабакаи интернет, лагери истироҳатӣ-фароғатӣ "Истиқпол" воқеъ дар ноҳияи Мӯъминонбод, кӯдакистони "Ситора", қитъаи таҷribāvī, Маркази қасбомӯзӣ дар ноҳияи Мӯъминонбод Парки технологӣ, радиои "Суруши ҷаҳонӣ", рӯзномаи "Анвори дониш", озмоишгоҳо аз фанҳои оптика, радиотехника, химия органӣ ва ғайриорганиӣ, биотехнология, физикаи ҷисмҳои саҳт, механика, электроника, физики молекулавӣ, барқ, физикии атом, микроэлектроника, таҳлилкунии техникӣ ва моделсозӣ, назарияи лапиш ва протесҳои мавҷӣ, дастгоҳҳои радиошунавонӣ ва ТВ, физики мактабӣ, методикаи таълими физика, дастгоҳҳои ҳарротӣ, нақлиёт, саноати қаннодӣ, маҷаллаи илми "Паём", "Муҳаққиқ", марказҳои тестӣ, таҳсилоти фосилавӣ, иттилоотӣ, рушди қасбият ва инноватсия, табъу нашр, маркази омӯзиши забонҳо, синфонаҳои лингофонӣ, коргоҳи дузандагӣ, ошхона ва амсоли инҳо мебошад.

Ҳамкориҳои донишгоҳ дар баробари муассисаҳои таҳсилоти олии қишвар, Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон бо беш аз 120 муассисаҳои таълими ҳориҷи қишвар ва марказҳои илмӣ-тадқиқотии ҳориҷҳои ҳориҷи дуру низдик - Федератсияи Россия, Белоруссия, Украина, Молдавия, Озборойҷон, Эстония, Қазоқистон, Қирғизистон, ИМА, Олмон, Англия, Чин, Хиндустон, Эрон, Туркия, Италия ва гайра ба роҳ монда шудааст.

Болотар иброз намудем, ки аз ибтидои колективи донишгоҳ ҷониборӣ сиёсати Роҳбариюти Олии сиёсии қишвар буд ва дар онҳо низ аз он ҷониборӣ ҳоҳад кард. Вобаста ба ин, ҷиҳати пешбури ободкории Пешвои муассиса миillat мұхтарам Эмомали Раҳмон дар партави таҷibili 30-солагии Истиқполияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон колективи доғнишгоҳ дар ҳудуди шаҳр Бонғи фарҳангӣ-фароғатӣ ба номи Сайдалий Вализодаро бунёд намуда, ҷунун иқоматҳои созандаву ободкориро пайваста амалӣ ҳоҳад кард.

Раёсати донишгоҳ ӯшиши ба ҳарҷ мөддҳад, ки дар партави ҷашни 75-солагии таъсисёбии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, 30-солагии Истиқполияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба истифода аз имкониятҳои мавҷуда заминай моддӣ-техникӣ муассисаҳо мустаҳкам намуда, барои баланд бардоштани сатҳи сифати таълим ӯшиши намояд ва соҳаҳои ҳоҷагидории қишварро бо мутахассисони рақобатпазирӣ бозори меҳнат таъмин намояд.

ОРЗУ ДОРАМ, КИ ТЕЛЕФОНИ МОДАРАМ ШАВАМ

Муаллимаи забон ва адабиёти рус дар ҷараёни дарс дафтарҳои вазифаи ҳонагии ҳонандагонро ҷамъ карда мегирад. Муаллима шаб дар ҳона дафтарҳои ҳонандагонро як-як аз санчиш мегузаронад, ки ногаҳон сараш ҷарх ӯзуд, рангаш мепарад ва ашкҳои ҷашмонаш беихтиёр ҷорӣ мешаванд. Ӯ ҳатто як сухан ба забон оварда наметавонад, ашк ва андӯҳ ӯро ғасб мекунад. Шавҳараҷон онҷунон саргарми телефон буд, ки аз ин ҳолати зан бехабар монд. Лаҳзае ҷашмашро аз телефон гирифта, ба ҳамсараж нигоҳ кард. Бо дидани ҳолати ҳамсараж аз ӯ пурсад:



Дуруд ба шумо ҳонандагони бениҳоят азиzu гиromй!

Қиссаэро ба саҳми шумо мерасонам, ки дар оилаи муаллимае ба вуқӯъ пайвастааст ва ин мушкил дар тамоми оилаҳои ҷомеаи имрӯza ба назар мерасад.

Муаллимаи забон ва адабиёти рус дар ҷараёни дарс дафтарҳои вазифаи ҳонагии ҳонандагонро ҷамъ карда мегирад. Муаллима шаб дар ҳона дафтарҳои ҳонандагонро як-як аз санчиш мегузаронад, ки ногаҳон сараш ҷарх ӯзуд, рангаш мепарад ва ашкҳои ҷашмонаш беихтиёر ҷорӣ мешаванд. Ӯ ҳатто як сухан ба забон оварда наметавонад, ашк ва андӯҳ ӯро ғасб мекунад. Шавҳараҷон онҷунон саргарми телефон буд, ки аз ин ҳолати зан бехабар монд. Лаҳзае ҷашмашро аз телефон гирифта, ба ҳамсараж нигоҳ кард. Бо дидани ҳолати ҳамсараж аз ӯ пурсад:

- Ҷай гап шуд, саломатиат ҳуб аст?

Аммо боз ба телефон таваҷҷӯҳ кард. Пас аз гузашти муддате боз аз ӯ пурсид:

- Ба ту ҷай шудааст? Сабаби ҷунин ҳолатат дар ҷист?

Муаллима бо ҷашмонаш ашқолӯд ба тарафи шавҳараҷони ҳамсараж гуфт:

- Вазифаҳои ҳонагии ҳонандагонамро санчида истидаам. Ба онҳо дар мавзӯи "Орзу қимат баҳои ман!" иншио дода будам. Иншио охир тамоми дунёи мародигар кард.

Бо шунидани ин сухан, шавҳараҷон телефонро канор гузошту ба ӯ гуфт:

- Муғассалтар бигӯ, ҷай шудааст?

Муаллима иншио ҳонандагонро санчида истидаам. Ба онҳо дар мавзӯи "Орзу қимат баҳои ман!" иншио дода будам. Иншио охир тамоми дунёи мародigar karde.

даро ҳонд:

- Аз ҳама бузургтарин орзу ман - ин телефони волидайнам шудан аст. Падару модари ман телефонро ҳеле дӯст медоранд, онҳо аксари вақтшонро бо телефон сипарӣ мекунанд. Ман мебинам, ки онҳо барои телефон ҷайизҳои ҷудо мекунанд. Суҳбат бо ман ҳатто ба онҳо ҷунин ҳаловат намебахшад, онҳо соатҳо маро аҳамият намедиҳанд. Вақте ман мегӯям, падарҷон лаҳзае бо ман ягон бозӣ кун, ӯ мегӯяд, ки фақат имрӯz не, зеро рӯзи ҷунин буд ва ӯ ҳеле ҳастаҳол аст, аммо мебинам, ки ӯ соатҳои телефонро ба дасташ гирифта, ҳастагияшро рафъ мекунад, ки ҳатто гузаштани вақтро нафаҳимида мемонад. Вақте модарам ба коре машғул аст ва медонад, ки пас аз ҳамин кораш вақтшо бояд бо ман сарф намояд ва ман интизорам, ки ногаҳ занги телефон мешаваду модарам бо ҳамин маро фаромӯш мекунад. Ҳатто агар ман гиря ҳам ҷунин, телефонро хомӯш намекунад.

Волидайн ман мекунанд, ӯ мегӯяд, ки ҳамонад, ҳамоҳонад - телефони худро. Ягон ҳоҳиши ман барои онҳо аҳамият надорад, ҷунин дар телефони онҳо ҷайизҳои аз ман беҳтар мавҷуд аст. Вақте ба модарам мегӯям, ки модарҷон каме маро ӯш кун, гапи муҳиме дорам, вай дар ҷавоб доимо мегӯяд, ки каме баъдтар, аммо дар дасташ телефон аст. Барои ҳамин, ман меҳоҳам, ки телефони волидайнам шавам, то ҳамеша бо падару модари азиҳам боло.

Муаллима матнро ҳонда тамом кард, аммо ҷунин ҳолатро аз шавҳараҷон интизор надошт, зеро шавҳараҷон пас аз шунидани ин матн

ҳеле дар ҳаяҷони саҳт қарор гирифта, аз ҷашмонаш ашк ҷорӣ шуд. Шавҳараҷон ба тарафи занаш нигариста пурсид:

- Чи қадар саҳт меҳоҳам, ки ҳуди ҳамин ҳозир ин кӯдак бошаду ман ӯро бар оғӯш гирам.

Занро ғамаш зиёд шуд ва об аз дидаш равон шуда гуфт:

- Ту ин корро ҳозир карда метавонӣ!

Шавҳараҷон дар ҳайрат шуда пурсид:

- Ҷай хел?

Муаллима гуфт:

- Ин иншоро писари мо - Сиёвуш навишистааст.

Волидайн дар ин ҳолат ҳеле гиря карданд ва ин камбузии худро испоҳ намуданд.

МАНТИҚ: Ҳонандай гиromй! Агар Шумо падар ё модар ҳастед, пас амалҳои ҳаррӯзӣ худро ба ин қисса муқоиса карда, ҳуд ҳулоса бароред, ки телефонатонро аз фарзанди бо ҷай қадар ранҷу мashaққати зиёд ба даст овардаатон бартарият додаед. Пас, аз ҳамин лаҳзае боз истед! Фарзандон ҷону ҷигари Шумоянд.

Имрӯзҳо садҳо оила бо сабаби фарзандор нашуданашон дар ранҷу ташвиш қарор доранд ва садҳо оилаҳои дигар бо ин сабаб парокандана шуда истодаанд. Пас, аз ин неъмати бебаҳо шукурӯзӣ бошед! Ҳама он ранҷе, ки падар барои оиладорӣ ва фарзанд мекашад, ҳама он ранҷе, ки модар барои тавлид ва бузург шудани фарзанд мекашад, бо ҳеч гуна арзишҷо ҷуброн намешавад. Пас, телефонро бо ин арзии бузург баробар кардан ва ҳатто боло донистан нишониҷист?

Фародил Ф.Ф.,
психологи ҷавон,
мавод аз фейсбук

Шеъри рӯз

Наҷиби Борвар, шоири
Афғонистон



БИШКАН

Бишкан, Ҷай бозу, дубора қуввати занҷирро,
То ба беъдорӣ қашем, ин хоби бетаъбирро.
Тоза шав, Ҷай ҷекраи пажмурда чун ғасли баҳор,
То ба даст орем аз ойинаҳо тасвирро.
Сарнавишти тозае бинвис, Ҷай дasti амал,
Чун намехоҳем бо зиллат ҷунин тақдирро.
Ҷай қалам, вақте рисолат мондайӣ бар дӯши мо,
То абад аз мо нағирӣ, ҳурмати таҳрирро!
Мужда дех, Ҷай насл, бар торикандешони ҳарн,
Партави нурағани ҳуршеди оламгирро.
Ҷай ғулӯъ, аз наъраи мо наъраи мастона соз,
Аз лабони ҳаста барчин оҳи бетаъシリро.
Мо барои сарбаландӣ қаҷқулоҳӣ кардаем,
Дур кун аз ҷекраи озодагон таҳқирро!
Хез, Ҷай азми матин аз ғомӯҳи ҳастагон,
Дар масофи ҳуни мо шарманда кун шамшерро!

ДУ ҲИКМАТ

Дӯстони азиз! Мо дар ютуб шабакае бо номи "Ривоятҳои беҳтарин" созмон додем, ки дар он беҳтарин қиссаҳо нақл карда мешаванд. Аз ин хотир, ба шабакаи мо обуна шавед ва ғизои маънавӣ гиред!

ПОДШОҲ ВА МАРДИ ҶУБТАРОШ

Подшоҳ ба марди ҷӯбтарош фармон дода буд, ки барояш чизе хубе аз ҷӯб тайёр кунад, аммо ҷӯбтарош аз ӯҳдаи кор набаромаду шоҳ қасди қуштанашро кард. Ҷӯбтарош он шаб натавонист биҳобад. Ҳамсараж гуфт:

- Монанди шабҳои гузашта биҳоб! Парвардигорат ягона ҳасту дарҳои қушишаш бишӣ.

Каломи ҳамсараж оромишне бар дилаш ҷӯд ўзуд кард ва

ҷашмонаш сангин шуду ҳобид. Субҳ садои пои сарбозонро шунид, ҷекрааш дигаргун шуд ва бо ноумедӣ, пушаймонӣ ва афсӯс ба ҳамсараж нигоҳ карду гуфт:

- Дарего боварат кардам! Бодасти ларзон дарро боз кард ва дастонашро пеш бурд то сарбозон занҷир кунанд. Дуто сарбоз бо таачҷӯб нигоҳ карданду гуфтанд:

- Подшоҳ мурдааст ва аз ту меҳоҳем, тобуте барояш бисозӣ!

Ҷекраи ҷӯбтарош дураҳшид ва нигоҳе ба ҳамсараж андоҳт, ҳамсараж лабханд заду гуфт:

- Монанди ҳар шаб ором биҳоб, зеро Парвардигор якотааст ва дарҳои қушишаш бисёранд. Касе, ки ба ҷойгоҳаш нигоҳ мекунад, Фиръавнро, касе ки ба молаш ифтиҳор мекунад, Қоруно ва касе ки ба насабаш ифтиҳор мекунад. Абӯлаҳабро ба ёд биёварад... Иzzatu сарбаландӣ факӯз мутааллиқ ба Ҳудоевон, Ҳаджат. Агар мо аз рози нуҳҷота дар сарнавишт оғоҳ доштем, тамоми бадбахшҳои ҳамоҳонад, Ҳаромон мешуд. Парвардигор якота ҳасту дарҳои қушишаш сёранд...

БЕДОНИШ КУР АСТ!

Рустое буд дурағтода, ки мардуми содадил ва бесавод дар он сукунат доштанд. Марди золиме аз содагии онҳо истифода карда, ба ҳар навъе болои онҳо ҳукумат мекард. Иттифоқан гузари як муаллиме ба он русто афтор ва мутаваҷҷҳои дағалкориҳои он марди золим шуд ва ӯро насиҳат кард, ки аз зулм болои мардум даст қашад, вагарна ӯро расво ҳоҳад кард.

Аммо марди золим напазирифт. Баъди баҳси зиёд бо ӯ, муаллим аз фиребкориҳои он мард ба мардум сухан гуфт. Баъд аз мушоҷаҳи зиёд байни муаллим ва он мард ҳарон шуд, ки миёни он ду нафар фардо дар майдони русто мусобиқа доир шавад, то ҳақ муайян гардад.

Фардо ҳама мардуми деха дар майдони русто ҷамъ омада буданд, то бубинанд оҳирӣ кор ҷай мешавад.

Марди золим ба муаллим гуфт:

- Бинавис "мор"!

Муаллим мор навишиста кард. Навбат ба он мард расид ва ӯ шакли морро тасвир карда, аз мардум пурсид:

- Шумо ҳуд қазоват кунед. Қадоме аз инҳо мор аст? Мардум, ки савод надоштанд, ҳеч қадоме мутаваҷҷҳои навишиши муаллим нашуданд, аммо ҳамагӣ шакли морро шинохтанд ва ба ҷони муаллим дарағтода, ӯро аз русто ронданд.

Мантиқ: Ҳар аҳмақе метавонад қонуне ҷарӣ кунад, ки танҳо аҳмақони дигар ба он аҳамият медиҳанд.

Таҳияи Ҷаҳонгир РУСТАМОШО

ТАЧЛИП АЗ ҶАШНИ МЕҲРГОН



Деҳқонони ҳочагиҳои ҷамоатҳои деҳот бо як ҳунари баланд рӯи дастархонҳои идона ҷида буданд. Ҷавонон дар ҳавои мусикии дилангез рақсу ҳушнудӣ карданд. Сарвари мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии шаҳр ҳозиронро бо фарорасии ҷаши Мехрғон табрик намуданд.


Дар Ҷонишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба муносабати ҷаши Мехрғон ҳамоиши илмӣ - амали доир гардид. Ҳамоишро ректори донишгоҳ, доктори илмҳои педагогӣ, профессор Миразода Абдусалом қушода, дар бораи моҳияти таъриҳӣ ва фарҳанги ин ҷаши аз гузаштагон ба мерос монда суханронӣ кард.

Профессор Миразода Абдусалом суханронии худро бо иқтибос аз нутқи Асосгузори сулҳои ваҳдати миллӣ, Пешвоти миллиат, Президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз намуданд ва гиромидошти ҷашиҳои миллиро барои ҳар як тоҷик ҳатми донистанд. Дар мавриди пешинаи таърихи ҷаши Мехрғон ва нақши он дар бозшиноҳти ҳувияти миллии тоҷикон, профессори фахрии донишгоҳ, ҳоваршинос Зафар Мирзоён, маърӯзаи илмӣ намуд.

Намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳақиқат ҳони Мехрғонро мемонд, ки аз зироатҳои гандум, ҷав, нахуд, наск, лубиё, мөш, ҷуоримака ҳафт табақӣ ва меваҳои ангур, анҷир, себ, нок, анор, биҳӣ, ҳурмо ҳафт табақӣ рӯи мизҳо гузашта шуда буданд. Чунин намоишро

намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳақиқат ҳони Мехрғонро мемонд, ки аз зироатҳои гандум, ҷав, нахуд, наск, лубиё, мөш, ҷуоримака ҳафт табақӣ ва меваҳои ангур, анҷир, себ, нок, анор, биҳӣ, ҳурмо ҳафт табақӣ рӯи мизҳо гузашта шуда буданд. Чунин намоишро

ҚАҲРАМОНОНИ ҶАВОНИ ШОҲМОТИ ТОҶИКИСТОН



Тӯли 9 рӯз, ки дар шаҳри Кӯлоб мусобиқаи қаҳрамонии шатранҷбозони ҷаши Тоҷикистон идома кард, ба анҷом расид.

Қайд намудан ба маврид аст, ки мусобиқа дар ҳафт гурӯҳ сурат гирифт. Дар рақобатҳо беш аз 60 шатранҷбози синнашон аз 8 то 20-сола аз вилоятоҳо Суғуҳи Ҳатлон, Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, шаҳру навоҳии тобеи марказ ва пойтаҳти қишинвар иштирок намуданд. Дар сабқати шатранҷбозони то 20-сола Моҳираи Ҷӯраҳон, омӯзгори факултаи молиявию иқтисодии Ҷонишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (Ҳатлон) миёни дуҳтарон

ва Самандари Миразода (Душанбе) байни навҷавонон ба унвони қаҳрамонӣ даст ёфтанд. Дар гурӯҳҳои дигар Шукронаи Сайдҷаъфар (Ҳатлон, 8-солаҳо), Шукронаи Қурбонова (Ҳатлон, 10-солаҳо), Муҳаррама Ҷонузоқова (Душанбе, 12-солаҳо), Мутрибаи Илҳом (Душанбе, 14-солаҳо), Сарвиноз Каримова (Душанбе, 16-солаҳо) ва Фотима Пирова (Ҳатлон, 18-солаҳо) миёни дуҳтарон ғолиб шуданд. Дар сабқати писарон Анис Пӯлодӣ (Душанбе, 8-солаҳо), Синои Илҳом (Душанбе, 10-солаҳо), Эраҷ Насридинов (Душанбе, 12-солаҳо), Алишер Каримов (Душанбе, 14-солаҳо), Султонхӯҷа Исҳоқов (Душанбе, 16-солаҳо), Дилшод Фатҳуллоев (Душанбе, 18-солаҳо) ҷойҳои аввалин касб карданд.

Голибон бо медалу ифтихорномаҳои Кумитаи ҷаши ҷаши Тоҷикистон, Федератсияи шоҳмоти қишинвар ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ дар шаҳри Кӯлоб сарфароз шуданд.

Қаҳрамонҳои ҷаши шоҳмоти Тоҷикистон ҳуқӯқ пайдо карданд, ки шарафи қишинварро дар мусобиқоти ҷаҳоннику қитъявӣ ва байнамилалӣ ҳифз кунанд.

КОНФЕРЕНСИЯИ ИЛМӢ БАҲШИДА БА 5500-СОЛАГИИ САРАЗМ



Санаи 03.10.2020 бо ташаббуси факултети таъриҳ, ҳуқӯқ ва муносабатҳои байнамilalӣ дар толори фарҳанги донишгоҳи конференсияи илмӣ-назарияӣ баҳшида ба 5500-солагии Саразм баргузор шуд.

Дар конференсии омӯзгорону донишҷӯён бо маърӯзҳои илмӣ баромад намуда, оид ба таъриҳи қӯҳани миллиати тоҷик суханронӣ намуданд.

Дар қисмати охир миёни иштироқдорон ва маърӯзачиён саволу ҷавоб сурат гирифт.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

Дафтарчай имтиҳонӣ, ки Ҷонишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2014 ба донишҷӯи соли 2-уми факултети физика ва математика, иҳтиносии инфоматika (таълими рӯзона) Каримов Билол Музаффаршоевич додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

ДАСТАИ "РАВШАН" БАЪДИ 26 СОЛ ДУБОРА ҶОМИ ТОҶИКИСТОНРО БА ДАСТ ОВАРД



Фонди ҷоизавии Ҷомӣ Тоҷикистон 35 000 сомониро ташкил медод. Ба ғолиб 20 000 сомонӣ ва ба дастаи ҷои дуюм 15 000 сомонӣ тақдим шуд. Ҳамчунин барои беҳтарин бозингари бозии финали 3000 сомонӣ пешбинӣ шуда буд, ки насиби нимҳимоятгари дастаи "Равшан" Абдураҳмон Нозимов гардид.

Бояд зикр кард, ки бори аввал дар таърихи мусобиқаи Ҷомӣ мамлакат намояндай Лига якум пиҷӯз шуд.

Дастаи "Равшан" маротибаи дуюм аст, ки соҳиби Ҷомӣ Тоҷикистон мешавад. Қаблан, 26 сол пеш-соли 1994 ин Ҷомро болои сар бардошта буд.

Ҷомӣ Тоҷикистон-2020

Финал

"Равшан" (Кӯлоб) - "Ҳатлон" (Бохтар)

- 1:0

Гол: Далер Шомуродов, 67 - аз пеналти.

Беҳтарин бозингар: Абдураҳмон Нозимов ("Равшан").

ЧОПИ КИТОБИ "АНДЕШАҲОИ БАРГУЗИДАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ"


ДУШАНБЕ, 19.10.2020 /АМИТ "Ховар"/. Клуби футболи "Равшан"-и шаҳри Кӯлоб дар бозии финалии Ҷомӣ Тоҷикистон-2020 бар дастаи "Ҳатлон"-и Бохтар бо ҳисоби 1:0 пиҷӯз шуда, Ҷомро даст овард. Голи ягонаро ҳимоятгари "Равшан" Далер Шомуродов дар дақиқаи 67-ум аз пеналти зад.

Мураттибони маҷмӯаи иқтибосҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Нуралӣ Нурзод ва Задар Саидзода мебошанд.

Маҷмӯа аз дебоча ва 12 боб иборат аст: "Тоҷикистони соҳибистиқпол - гаҳвораи ҳастии мӯ", "Ҳудшиносӣ ва ифтихори миллиӣ", "Муқаддасоти миллиӣ", "Ваҳдати миллиӣ", "Забони мӯ - ҳастии мӯ", "Инсон ва ғояи созанди ў", "Аҳлоқ ва тарбия", "Ситоши зан - модар", "Ҷавонон - ояндандаи миллиат", "Тоҷикистон - Ватани Наврӯз", "Асри тиллӣ" ва "Шахсиятҳои фаромӯшнашуданӣ".

Дар маҷмӯа аз иқтибосҳо аз суханрониҳо, мақолаҳо ва китобҳои Асосгузори сулҳои ваҳдати миллиӣ - Пешвоти миллиат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи Тоҷикистон, Истиқлоли давлатӣ, аризашои фарҳанги таъриҳӣ, аҳлоқ ва тарбия, посдории забон, модар, Ватан ва рисолати ҳамзамонони мӯ оварда шудаанд.

Бояд зикр кард, ки дар тӯли 30 соли



Истиқлоли давлатии Тоҷикистон Асосгузори сулҳои ваҳдати миллиӣ - Пешвоти миллиат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асарҳои худ, мулоқоту сүхбатҳояшон бо ҳалқ ва суханрониҳояш дар форумҳои байналмилалӣ бисёр фикрҳои ҷолиб ва оқилона иброз намудаанд.

Иқтибосҳои дар китоб гирдовардашудаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баланд бардоштани ҳиссии масъулиятиносӣ ва худогоҳии ҷомеа, ҳусусан, насли наравас ҷавонон, ки ояндаи миллиатанд, муғид ва муассир ҳоҳанд буд.

БАРГУЗОРИИ КОНФЕРЕНСИЯИ ИЛМӢ-НАЗАРИЯВӢ

Санаи 9-уми октябр дар факултети физика ва математика конференсияи илмӣ-назариявӣ умумидонишгоҳӣ баҳшида ба "Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табииатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ" баргузор гардид. Ҷорабинии илмиро бо сухани ифтитоҳӣ Сафахон Рафиев, ноиби ректор оид ба илм ва инноватсия оғоз баҳшид.

Дар конференсия бо маърӯзҳои худ олимон ва устодон: Шамсиҷдин Шарифов, омӯзгори кафедраи математика ва методикаи таълими он, Абдулазиз Абдулҳаким, номзади илмҳои физика-математика, дотсент, мудири кафедраи таҳлили математики ва назарияи функсияҳо, Ниёзов Ҷонмаҳмад, номзади илмҳои педагогӣ, мудири кафедраи математика ва методикаи таълими он, Каримова Назокат, саромӯзгори ка-





Бобокулов Дж.А., зав. кафедрой зарубежной литературы с МПРЯЛ, к.ф.н. доцент

В жизни человека важное место занимает работа, посвящённая воспитанию подрастающего поколения. По биографии Савронби Рахимовны видно, как из простого лаборанта кафедры она постепенно, с завидным успехом поднималась по карьерной лестнице ассистента, ст. преподавателя, заведующего кафедрой к званию доцента кафедры зарубежной литературы с МПРЯЛ, преодолевая каждую ступень к росту настоящей личности.

В 1974 году окончила факультет русского языка и литературы Кыргызского государственного педагогического института (КГУ им. А. Рудаки), после чего работала в школе. С 1980 года Савронби Рахимовна посвятила работе в ВУЗе. На протяжении сорока лет она свою главную задачу видит в том, чтобы студенты на занятиях практически овладели методами преподавания русской литературы, чтобы русский язык перестал быть только языком занятий, а использовался бы и в аудитории и стал органической привычкой.

Следует учитывать, насколько сложна и многоаспектна профессия преподавателя в ВУЗе, где методика преподавания как предмет опирается на многочисленные научные сведения из области педагогики, психологии, социолингвистики, истории литературы и др.

На своих занятиях Савронби Рахимовна старается придерживаться именно этих позиций. Причем следует учитывать опыт, умудренного жизнью человека, отличающегося максимализмом мышления, где раскрываются все её личностные и профессиональные качества.

Я, как и все другие преподаватели факультета отношуясь к Савронби Рахимовне с большим уважением и желаю ей мудрости преклонных лет, здоровья, уважения со стороны окружающих её близких. Савронби Рахимовна замечательный педагог, сочетающий в себе ученого, и заботливого во всех отношениях женщину. Именно таких и любят студенты. С юбилеем Савронби Рахимовна!

Салихова Л.Н., преподаватель кафедры зарубежной литературы с МПРЯЛ

Преподавание - это возможность обучиться чему-то дважды. Действительно, нам порой нравится преподаватели, которые кроме домашнего задания дают нам "домой что-то еще, о чём можно подумать". Когда к Савронби Рахимовне подошла девушка из факультета у которой не было надежды на улучшение положения, в котором она находилась, то она дала ей кроме "домашнего задания домой что-то еще", о чём она должна была подумать", а значит "Кто она? и Что может сделать для себя"?

Высшее искусство, которым обладает преподаватель, - это умение пробудить радость, верить в себя, открыть себя и дать возможность сделать плохого студента хорошим, а хорошего студента великолепным. Потому, что когда проваливаются наши студенты, то и мы, их преподаватели, тоже проваливаемся.

РОВЕСНИК УНИВЕРСИТЕТА

Коллектив русской филологии поздравляет Савронби Рахимовну с ЮБИЛЕЕМ!

Вот уже 75 лет неустанно дарит частичку своей души детям, умная, эмоциональная, внимательная, обаятельная - УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА!

Это человек, воспитавший не одно поколение специалистов, человек, который не представляет своей жизни без любимой работы, человек, который обладает такой мощной внутренней энергией, что нам, окружающим, бывает порой даже завидно, как можно столько успевать и хотеть совершить в единицу времени!

Наша Савронби Рахимовна, раскрывает красоту простых вещей и учит студентов с помощью своего сердца.

Асоева К.А. - к.ф.н., зав. кафедрой современного русского языка

Исполняется 75 лет Рахимовой Савронби - учёному-педагогу, кандидату педагогических наук, доценту кафедры русской литературы с МПРЯЛ.

Савронби Рахимова многие годы ведет плодотворную работу по подготовке специалистов с высшим филологическим образованием. Её воспитанники работают во всех сферах образования.

За 45 лет научно-педагогической работы Савронби Рахимовна подготовила большой отряд квалифицированных учителей-словесников, которых можно встретить почти во всех школах области. Многие ее воспитанники работают вместе со своим учителем в одном университете, на одном факультете, на одной кафедре, как Асоева К.А., Гуломова С.Г., Гиёев А.Х., Шарипова О.П., Салихова Л.Н. Заслуги Савронби Рахимовны перед Кыргызским государственным университетом не раз получали достойную оценку. Ей присвоено звание "Отличник народного образования Республики Таджикистан". Она награждена медалью "Заслуженный работник Республики Таджикистан". Это награда за ее самозабвенный труд.

Женщину-ученого, педагога-просветителя, человека большой культуры любят за непосредственность, честность, ум, исключительную сердечность, неуёмную энергию.

Имя юбиляра пользуется заслуженной известностью и уважением в нашем вузе.

В день 75-летия САВРОНБИ РАХИМОВНЫ мы все шлем своему учителю, коллеге и добром другу пожелания долгих лет жизни, крепкого здоровья и новых творческих успехов!!!

Гуломова С.Н., старший преподаватель кафедры зарубежной литературы с МПРЯЛ

С юбилеем Савронби Рахимовна!

Жизнь становится всё сложнее и одновременно богаче, ярче, интереснее. Она требует более высокого уровня образования, культуры, а главное - желания и умения непрерывно учиться, расти, двигаться вперед, не отставать от времени. Думаю, что не будет лишним повториться, что профессия учителя во все времена была одной из самых уважаемых и благородных профессий.

Педагог от Бога, прекрасная мать, методист, воспитатель, организатор, отличник народного образования, Савронби Рахимовна 45 - лет отдала для обучения молодого поколения.

Она умело и творчески использует современные методы преподавания. Порядок, дисциплина, серьёзная целенаправленная коллективная работа- всё это достигается её кропотливой подготовкой к каждому уроку, творческим применением разнообразных методов обучения, дифференцированным подходом к учащимся в процессе их обучения, воспитания.

Вспоминая студенческие годы(1990-

и учебной литературой, имелись разработки по дисциплинам. Она принимала участие в разработке кафедральных тем вместе с молодыми преподавателями. Каждый преподаватель имел свой сегмент основной темы и работает в этом направлении.

По-матерински относилась к молодым, начинающим преподавателям. Она неутомимая в работе, учила писать конспекты, составлять рабочие планы, заполнять журналы, принимать коллоквиумы, проводить вечера, кружки, выступать с докладами на конференциях. Когда возникали трудности, непонятные вопросы, все члены кафедры обращались к ней. Молодые преподаватели приносили, и показывали ей свои развернутые планы, и только после её одобрения шли в аудиторию.

Она ведёт занятие спокойным, ровным тоном... Она читает детскую, русскую, зарубежную литературу и МПРЛ. Занятия её очень интересные и увлекательные, долгое время руководила педагогической практикой студентов, оказывая им помочь в проведении уроков. Савронби Рахимовна отзывчивый человек, старается помочь каждому, кто к ней обращается.

Отмечая в этом году 75-летний юбилей Савронби Рахимовны, хочу выразить ей огромную благодарность, за всё то, она сделала для нас.

Дорогая Савронби Рахимовна! Примите слова искренней благодарности за успехи в области образования, за высокий профессионализм и компетентность, целеустремлённость и кропотливый труд! Мы говорим спасибо Вам за то тепло, добро и любовь, что подарили нам. Спасибо, что стали второй матерью, нам. Спасибо за ценные знания, умения....Спасибо, что справедливы, что понимаете каждого студента и научили любить жизнь. Научили жить! Пускай Вас, всегда окружают любящие люди, а любовь к работе не угаснет. Спасибо, что стали частью нашей жизни.

Присущие Вам работоспособность, нацеленность на достижение конечного результата, способность принимать решения, коммуникабельность, доброжелательность, терпение. Надеюсь, что Ваш многолетний опыт и неугасимый огонь искренней преданности своему делу послужат дальнейшему развитию духовного и интеллектуального уровня подрастающего поколения. Пусть никогда не иссякает доброта и мудрость в учительском сердце!

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем нелегком, но таком важном труде!

Шарипова О.П., доцент-декан факультета русской филологии Кыргызского государственного университета.

Преданность своему делу
Вы женственные, мудры и энергичны,
Вы окружающим безмерно симпатичны.
В глазах лучится добрый жизни свет,
Никто не скажет, что Вам семьдесят пять лет!

Я признательна до глубины души за ваше внимание, участие и помощь в нелёгких ситуациях. Ваше бескорыстное отношение делает мир вокруг меня более человечным и справедливым. Как хорошо, что в жизни существуют добрые и отзывчивые люди, способные тратить своё личное время и силы на других людей!

Савронби Рахимовна полностью отдавала себя любимому делу своей жизнью-учительской работе. Много лет она работала (2003-2011 годы) заведующей кафедрой русской и зарубежной литературы. Её аккуратность и щепетильность не знала границ: вся документация на кафедре была в порядке, укомплектована научной

Сайдалиев Д.М., кандидат политических наук, доцент

С юбилеем!

В 80-е годы на факультете русского языка и литературы в основном работали русскоговорящие преподаватели. И представьте себе, как сложно было работать молодой таджичке, закончившей сельскую школу, среди так называемых "носителей русского языка". К тому же тогда и условия были другие, и студенты были очень требовательными. У меня только хорошие воспоминания о наших преподавателях, однако, с особой гордостью считаю себя учеником Савронби Рахимовны. Среди всех преподавателей, которые очень дружелюбно относились к нам, и роль которых в формировании моей личности очень велика, особо выделяется Савронби Рахимовна, так как она для всех нас была своим, близким по духу человеком. У Савронби Рахимовны своя методика- "вдохновляющая". Именно благодаря ей я полюбил русскую литературу.

С юбилеем Вас, уважаемая Савронби Рахимовна!

ТАБРИКОТИ ҲАЙАТИ ПРОФЕССОРОНУ ОМӮЗГОРОНИ ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ КӮЛОБ БА НОМИ АБӮАБДУЛЛОХИ РӮДАҚӢ БА ЭМОМАЛӢ РАҲМОН



Ба хотири аз нав интихоб гардиdan ба маснади олии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат муҳттарам Эмомали Раҳмон мо, ҳайати омӯзгорони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Шуморо хеле хурсанд шудем.

Ба муносибати аз нав интихоб гардиданатон ба Шумо беҳтарин табрикоту таманиниёти хешро иброз намуда, бароятон тансидативу комгорӣ ва ба мардуми шарифи Тоҷикистон рушду шукуфой таманно дорем.

Шумо дар сиёсати худ соҳаи маорифро дар мақоми воло ҷой дода, пайваста мо, омӯзгоронро таъкид менамоед, ки давлати мо яке аз вазифаҳои муҳими ҷомеа - ҳалли масъалаи таълиму тарбияи ҷавонро бо боварии комил ба дasti омӯзгор месупорад ва омӯзгор дар навбати худ алоқамандии ҷомеаро бо насли наvras таъмин менамояд.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, ки бо ибтикори Шумо Пешвои миллат муҳаттарам Эмомали Раҳмон 1-уми сентябри

соли 2015 ҷашни 70-солагиаш дар сатҳи баланди сиёсӣ, фарҳангӣ ва илмӣ таҷлил гардида буд, аз ҷумлаи яке аз нахустин муассисаҳои таҳсилоти касбии мамлакат мебошад. Ба хотири 70-солагии донишгоҳ Шумо як бинои боҳашамати замонавӣ ба мо ҳадя намудед, ки айни ҳол ба таълиму тарбияи насли наvras машғул ҳастем.

Ҳайати омӯзгорону донишҷӯён ва кормандони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ аз таваҷҷӯҳи рӯзафзунӣ Шумо, Пешвои миллат муҳттарам Эмомали Раҳмон ба мактабу маориф ва илму фарҳанг, аз ҷумла, ба Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ рӯҳбаланд буда, дастуру супориҷҳои Шуморо дар мулоқот бо зиёни нишивар, Паёмҳои солона ба Маслиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Дарси сулҳ, ки ҳамасола дар муассисаҳои таълимӣ бо кормандони соҳаи маорифи ҷомеа ҳамчун ҳуҷҷати раҳнамунсоз сармашқи фаъолият дониста, баҳри татбиқи онҳо пайваста саъю қӯшиш менамоянд.

Имрӯз садорати Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Аб-

ӯабдуллоҳи Рӯдакӣ барои баланд бардоштани сатҳу сифати таълим, нуфузу Ҷӯтибори ин маҳзани илму маърифат дар ҷумҳурӣ ва арсаи байнамилӣ, ҳамзамон, ҳидати татбиқи амалии сиёсати маорифпарварони Шумо Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳттарам Эмомали Раҳмон пайваста ҷаҳду талош мекунанд.

Имрӯз метавонем ба ифтиҳори сулҳу субот ва Ваҳдати миллӣ дастоварди бузургтарин ва воқеан таърихии тоҷикон мебошад, ки маҳз бо талошу ҳамbastagии мардуми бофарҳонги тоҷик ва азму хидматҳои беохирӣ Шумо Пешвои миллат муҳттарам Эмомали Раҳмон ба даст омадааст.

Ҷаҳони ақлонии ороста ва хираду адли Шумо Пешвои миллат буд, ки кишвари валандгору ҷанғزادаи моро то ба мақоми Ҷӯтирофи ҷаҳонии он ба ҳайси як ҷомеаи озоди мардумсолор бурда расонид.

Муҳимтарин рӯйдод барои ҳайати профессорон, омӯзгорон ва кормандони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ташрифи аввалини Шумо ҳамчун номзад ба раисии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон (12 октябри соли 1994) ба шаҳри бостонии Кӯлоб ва донишгоҳ сурат гирифта буд.

Боиси хушнудӣ ва сарфарозии аҳли зиё ва донишҷӯёну омӯзгорони мо буд, ки аввалин ҷумҳории номзад ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон бо интихобкунандагон дар толори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб баргузор гардид ва ин яке аз санаҳои муҳими таърихи донишгоҳ ба шумор меравад. Ба ин муносибат дар толори донишгоҳ маҷlis barguзор гардид. Маҷlisро бо сухани муқаддимавӣ ноиби ректор оид ба таълим, профессор С. Азизов кушода, меҳмонро хайрамақдам гуфт. Дар маҷlis номзадро С.А. Патрикеев - сардори қувваҳои муштараки сулҳӣ дар Тоҷикистон ба ҳозирин хеле писанд омад. У маҳсус таъкид намуд, ки Эмомали Раҳмон ҳомии сулҳ дар Тоҷикистон аст.

Сипас, Эмомали Раҳмон ба сухан баромада, ба музокираиён изҳори миннатдорӣ намуд.

Ҳулоса, бори дигар бо орзуҳои нек Шуморо, Пешвои муаззами миллат барои муваффақият ва хушбахтӣ дар иҷрои вазифаҳои мансаби олиятон ва сулҳу пешрафт ва гул-гулшукуғии Тоҷикистони азиз бурдбориҳо таманно намуда, бароятон саломатии бардавом орзу дорем.

Ҳайати профессорон, омӯзгорони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ



Зафар МИРЗОЁН, ховаршинос,
профессори Фаҳрии Донишгоҳи
давлатии Кӯлоб ба номи
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Сипоси бешумор ба Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон, муҳттарам Эмомалӣ Раҳмон, ки бо биниши баланди шинохти гузашта ва имрӯзи мardumoni mo ҳamemsha dar pай zindasoziy va posdošti andeshahoi neki guzashtagonamон мебошанд!

Пешинаи таърихи мardumoni тоҷиктаборро ба ёд оварда метавон пай бурд, ки гузashtagoni mo ҳaraen zindagiy va kori hudo az rӯi goxshumorii ozimdashuda pesh meburdand. Ҳamin ast, ki dar solshumorii yazdigurdi, ё avastoy ҳar mox as si rӯz iborat будa ҳar yak rӯz, chun ҳar mox doroi nomi vika meboшad. Яъne ҳar rӯzi nis rӯz ba hud nomi mушахhas dorad va rӯzho ба amshosipandoni эзадон (fariшtagon) baxshida shudaанд. Rӯzhoi ҳamno-mi moxho bo shukhvi vika chashn girofta meshudand. Ba monandi rӯzi Farvar-din dar moxi farvardin - ogozi baҳor, (chashni Farvardag - Navrӯz), rӯzi Tir dar moxi tир - ogozi tobiston, (chashni Tirgon), rӯzi Mehr dar moxi mehr - ogozi poiz (tiramoх), (chashni Mehrigon) va monadi on. Baroi ravshan shudani viklagiҳo moxho va rӯzhoi goxshumorii yazdigurdi in misraъhoroo az osori garonbaҳoi Masъudi Saъdi Salmon meowarem:

**Rӯzi mehru moxi mehru
чашни фарруҳ Mehrigon.
Mehr biфзо эй, нигори
моҳҷехри меҳрубон,
Меҳрубонӣ кун ба чашни
Меҳргону рӯзи Mehr,
Меҳрубонӣ кун ба рӯзи
меҳру чашни Mehrigon.**

Чашниҳo дигари sol iborat буданд az Urdbixishtron, Xurdodgon, Umrdod-gon, Shaхrivarhon, Obongon, Ozargon, Xurrarmuz, Baҳmangon, Isfanndgon.

Az in ki sarnavishshi eronitaboron ҳamwora ba zaminorivu obodsoziy pайваст буд va in marдум goliбан shaҳr-nishinivu deҳniшinih ixtiёd doшtand, goxshumoriashon niz ba shumuli nomi moxho, ba kishvarzi irtiботi hotusastan доранд. Chashniҳo buzurgtarini bostoni eronitaboron dar barobari сitoishi ofariniши oftob, zamin, ob, otash, odam, daraht ҳar kadem ba taғyiri bodu ҳavo, kishukori ziroat irti-bot dorand. Buzurgtarini in chashniҳo Navrӯz, Mehrigon Sada va Tirgon meboшand, kи ba faslҳo baҳor, tobiston, tiramoх, (kazan - poiz), zimistoni baxshida shudaанд. Dar boston faziliati chashni Mehrigonro az Navrӯz боло medonistaанд va оччуноне az sanganavish-taҳoi Doriyoши Buzurg dar Besutun barmeояд, soli navi eroniасlon dar ibtido айёmi ҳazon barguzor shuda, chashni Mehrigon niz az ҳamom замон bargiriFTA shudaаст.

Dar oxiҳo farnamravoii Doriyo-shi Buzurg, soli navor ba rӯzi naхustini farrvardin, Navrӯz gazaronidand. Ҳamin ast ki in du chashni ba hud ҳamgum-hoше доранд.

Dar mavridi пайдоиши vожai "mehr" va chashni Mehrigon suhan biser ast, kи dar in furasat tavacqhuҳi xonandagrono tanҳo ba maъnii in vожa chalb mekunem. Vожai "mehr" ba furӯf, rӯshnoy, paimon, дустӣ, pайvandu муҳabbat iшora doшta, ziddi dурӯгу дурӯғgүй, paimonshikan ast. Ba Mehr

ЧАШНИ МЕХРГОН САРЧАШМА ДАР ХУДОГОҲИИ МИЛЛӢ ДОРАД

грон номи дигари Oftob ast, kи воқеан oftob chun mehr rӯshno-ivu гарми мебахшояд ва гарми az дўstivu ҳamпайmonии одамон пайдо гашта, ba заминu инсонҳo хуррамivu шугufой arzonи medorad.

Mehrgon ба устураи Mitra, яке az худоёни pesh az zartush, замони bavariҳo xurshedparasti eronitaboron (mitroizm) iшора дорад. (Guzashtagoni duri mo to замони zuxuri Zartush, bar on bavar буданд, kи худоён якчandанд. Ba monandi hudo Mitra (Mitra) - эзди пайmon, дустӣ, пайvastagӣ, осудагӣ, худо Индра (Indra) - эзди ҷangovar, худо Aноҳito - эзданbuni ob, noolu-dagӣ va borvarӣ, худо Вахрон (Wahr?) - эзди pирӯzӣ, худо Atar, ё Agni, (?tar) - эзди ozar, otash), худо Tiшtar (Tishtar - Tishtrya) - эзди nigaҳboni boron.

Zartush chun paimbar xonda shud, hudo ягонavu beҳamt, bo nomi Aхурамазdo эълом дошт, vale худоёni mitroizm pурra inkor nakarda, onҳoro ҳamchun эзадон, яъne fariшtagoni бузurg donist. Bad - in tarhib paimbar Zartush ba bori naхust dar ҷaҳon tavх-



ми Ганҷavӣ dar досто-ни "Хусрав ва Ширин", bo ёdovarӣ az si laҳni Borbad, laҳni bistuyakumro "Mehrgon" donistaast. In ҳama гувоҳ bar on ast, kи oҳangoфaroni барчастai boston ba in du ҷaҳni buzurg musiqiҳo вика baxshida, ba ҳangomi gironmoшti ин oйинҳo, xunёgaron musiqiии marosimiy menavoxtaанд.

Meboad ёdovar shud, kи dar miёni marдумi oddi, garchi nomi aslii "Mehrgon" az ёd rafta boшad ҳam, як iidda az viklagiҳo он wobasta ba kishovarz va xonadusti-ve deҳxudoi, nigaҳ doшta shudaанд. Deҳniшinon

mevaҳoro, ba monandi anguru anchiру anor, sebu biҳi, noku naшpoti, pistavu chormaqz va digar rӯendaҳoi xeshro barndoшta, barozi zimistoni захира meku-nand, pistavu chormaqz va mevaҳoи hushk-ro ba ҳamel mekaшand. Ёдам oяд, kи соҳiboni chorpo, ba vika onҳo kи govi narero parvaronda буданд, dar ogozi ti-

ramoх barozi xair va zaхираи gӯшт (қайла), ҳalol mekarand. (Dar қismati shimali Toҷikiшton in kuniшro "gӯspan-dkushy" menomand). Bad - on guna kи dar боло ёd shud, in kuniши toҷikon resha dar marosimi kуҳani "muғkushy" dorad. Dar in rӯzho bозori molu galladona niҳoxti гардон va az ҳosili bogu kishthaҳo farovon буд. Dar miёni pирsoloni marдумi Badaхshon va Vanju Vaxiё tarkebi "Navrӯzi tiramoх" ҳanӯz rivoch dorad.

Guzashtagoni mo dar ҷaҳni Mehrigon chun ba Navrӯz xoni tiramoхi бараfrоxta, onro goliban az mevaҳoи ranги surx doшta meorostand. Mevaҳoи tозa ba soni seb, biҳi, anor, turunq, anchiр, sanҷid, xurmo, noku muurd, mevaҳoи mag-zord ba monandi pisti, chormaqz, bodom. Nonҳo xurdanishoи mehrgoni az ҳaft navъi gallaҳoе ba monandi gandum, birinچ, naхud, наск, ҷav, moш, arzan va шарbatxo az шакar, шirinj, asal, gub-lub, taҳxia megash. Xoni mehrgoni bo ҷomi otash (michmar), xushbӯйҳoи судa, obi va dud, chun ispand, mushki судa, mushki obi, zayfaron, ud, anbar, abir, gublob ozin meadow. Dar miёni xoni mehr-agoni, kи az matоi arguvoniранg taҳxia shuda буд, "guli ҳamemsha шукуфон" гузosta, girdogirid onro bo gulkoi tiramoхi meorostand. (Ba mo маъlum nest, kи "guli ҳamemsha шукуfon" chi navъ gul ast, ammo taҳmin meravad, kи on guli dovudiy - xrizantema boшad. Guli dovudiy dar miёni barche marдумon, az chumla barozi chononiҳo яке az gulxoi vika ba shumor rafta, ҳar tiramoх dar on kishvar sâlyru gashte bo nomi "sâlyru guli xrizantema" doir megarad).

Guftani in nuktaro niz зарур donis-tem, kи buzurgoni eroniасli dini islam az fasli du ҷaҳni millӣ - Navrӯz va Mehrigon bo mehr suhan guftaанд. Az chumla Salmoni Foros guftaаст: "Mo dar aҳadi Zartush bordan meguftem, худ ёкуtro dar Navrӯz va zabarchadro dar Mehrigon oварd. Ba fasli in du bar aйём monandi fasli ёкуtro zabarchad ast bar chavoҳi diгар." (A. Beruny, "Oscorul-boқия", D. 1990 saҳ, 242)

Ba dar poen mehoҳam ҳamvanدونи giro-miro dar in rӯzi хuchasta bo ёdkardi bайти Unsur ҳoshboш gufta, ba sarzamini mehrboru mehrofarihi тоҷikon xushnudivu farovonӣ, oromivu beҳrӯz-gor orzӯ namoym:

**Некрӯзу некчаши
неквақту некфол,
Mehrgon omad girofta
folash az некӣ misol.**
Duрудu сitoishi niёish bod, ba mehr on mehrgonovaron!

бара таъriхnigori шinoxtai boston, Xerodot niz ёdkarde dorad, kи "eroni-ён ин ҷaҳni "muғkushy" nomidaанд."

(Xerodot, kitobi III., T., 1342, c. 67) Aslan vожai "muғkushy" iшора ba қurboni kar-dani govi narro dorad.

Bархе az таъriхnigori bar onand, kи Ҳаким Firdevsӣ va Асадии Tусi dar namod pирӯzni Kovaи Oxangar bar Zaҳ-ҳoki sitamgari vayronkunanda niёish-гоҳo va bar taҳt niшastani Fariidun-shoҳ pирӯzini Doriyoши Buzurg bar Гавmatai Muғro dar nigar doшtaанд. Ҳаким Firdevsӣ dar "Шоҳномa", ba pайдoishi ҷaҳni Mehrigon dar замони шоҳanشاҳi Fariidun chunin iшora doشta:

**Фариидун чу шуд бар ҷaҳon komgor,
Надонист чуз xeshtan шаҳriēr.
Ба расми каён тоҷу таҳти meҳӣ,
Биёрост ба коҳи шоҳanshaҳi.**

**Ба rӯzi хuchasta сари meҳrmox,
Ба сар барниҳod он каёнӣ кулоҳ.
Замона беандӯҳ gashit az badӣ,
Гирифтанд ҳar kас раҳи бихрадӣ.**

Abuabdulloҳi Rӯdakӣ dar rӯzi ҷaҳni Mehrigon dar сitoishi шоҳ chunin satrҳo surudaast:

**Малико, ҷaҳni Mehrigon omad,
Чашни шоҳон xusrawon omad.
Ту ҷaҳonmardu давлати ту ҷaҳon,
Mай бар бахти ту ҷaҳon omad.**

Az shoironi donishmandoni guzash-tai forсs - тоҷik, чуз Rӯdakivu Firdevsӣ va Асадии Tусi ҳamchunon Aburayxoni Beruny, Saъoliyb, Ҷaҳonqir, Ҷoҳiz, Unsur, Farrokhon Siyoshti, Manucheh-ri Domғon, Masъudi Saъdi Salmon ёdkardxo ba ёdgor dorem.

Sadriddin Aйнӣ niz dar kitobi "Ёддоштоҳ" ёdovar shudaast, kи dar Buxoro dar moxi mison Mehrigonro ҷaҳni mehri-

giriftha. Ҷaҳni Mehrigon chun Navrӯz dar miёni laҳni мусикии sunnatii mo - "Duvоzdaҳmaқom" nom burda shudaast. Dar kitobi Abӯ Nasri Forobiy ba unvoni "Musiqiии kabir", лахни "Mehr-gon" ҳamchun maқomi ёzdaҳum ёd shudaast. Низомии Ganҷavӣ dar досто-ни "Хусрав ва Ширин", bo ёdovarӣ az si laҳni Borbad, laҳni bistuyakumro "Mehrgon" donistaast. In ҳama гувоҳ bar on ast, kи oҳangoфaroni барчастai boston ba in du ҷaҳni buzurg musiqiҳo вика baxshida, ba ҳangomi gironmoшti ин oйинҳo, xunёgaron musiqiии marosimiy menavoxtaанд.



Али舍ер АБДУЛМАЖИД,
докторант PhD-и соли дуюми
кафедран адабиёти тоҷик ва
журналистика, узви ИҶТ

Роҷеъ ба сулҳу ваҳдат, озодию дӯстии халқо, ваҳдату ягонагӣ, шоирону адибони тоҷик таълифоти зиёде намудаанд, ки ғанцинаи адабиёти пурғонавати моро боз ҳам ғанитар мегардонад. Аз ҷумлаи ҷунин шаҳсиятҳо, ки дар сурудани шеърҳои сұлҳпарварона маъруф гардидааст, устод Мирзо Турсунзода мебошад. Дар таърихи адабиёти муосир Мирзо Турсунзодаро ҳамчун мунодии сулҳу дӯстӣ ва вассофи ваҳдати халқои сайёра эътироф намудаанд. Шоирни тавони дар мавзӯъҳои сулҳ, дӯстӣ, ваҳдату ягонагӣ ва дӯстии халқо шеъру достонҳои пурмазмуну баландоя ба қалам дода, онро бо лаҳни хеле зебо ва равон инфо намудааст.

Адиб дар яке аз шеърҳояш, ки "Суруди сулҳ" унвон дорад, бо ҳисси волои шоирона, хеле муассир фармудааст:

Менависам ман суруди
сулҳро бо хуни дил,
Бо тапиданҳои беороми
рӯзафзуни дил.

Маврид ба ёдварист, ки устод Мирзо Турсунзода сулҳу дӯстӣ ва ваҳдату яқдимро дар ашъораш дар ҷои аввали гузошта, шеърҳои зиёде дар васфи сулҳу дӯстӣ сурдудаast. Дар ашъори шоир ваҳдату ҳамбастагии халқу Ватан бо қаломи пуртасири шоирона васф мешавад. Мирзо Турсунзода ба ватани худ Тоҷикистони азиз меҳру муҳаббати бепоён дошт. Вайрангу буйи Ватан ва зебоиҳои Тоҷикистонро нотакорон дониста, ҳамеша бо Ватан ифтихор намудaаст. Ӯ дар шеъри "Ватан" бо як завқи ватанпарварона ва меҳандустона меҳри зиёд доштанашро ба

зодгоҳаш сарзамини кӯҳанбунёди Тоҷикистон чунин ба қалам додааст.

Баҳор омадзи умрам
бо як соли дигар бизашт,
Тамоми зиндагӣ оҳиста
аз пешни назар бигзашт.
Ба мисли гӯшту ноҳун
ҳамеша бо Ватан будам,
Агарчи нисфи умри беҳтаринам
дар сафар бигзашт.

Мирзо Турсунзода фарзанди содиқи халқ ва ба қавли шоир "ба мисли гӯшту ноҳун ҳамеша бо Ватан" буд. Шоир пайваста мекушид, ки ба миллату ватани худ хидмати шоиста кунад ва манфиятҳои халқу ватанашро ҳифзу намояд. Зоро Ватан аз муҳимтариҳи мукдассот ва модари мушфиқ барои ҳар як соҳибватан ва ҳудогоҳу ҳештаншинос ба ҳисоб мераవад, ки дар канори худ фарзандони ба нангӯ номус ва номбардору оқили доноро тарбият менамояд.

Мирзо Турсунзода низ яке аз ҷунин фарзандони ин Ватан мебошад, ки дар ҳар гӯшаву канори дунё бо ёди ин Ватан буд, ҳамеша дар васфи он шеъро месуруд:

Агарчи борҳо афтодаам
аз ёру диеҳам дур,
Ба саёҳӣ маро карданд гарчи
дӯстон маҷбур.

Вале ман дар ҳама ҷо,
дар ҳама қунҷу канори даҳр,
Ҳамеша бо Ватан будам,
Ҳамеша бо Ватан масрур.

Устод Мирзо Турсунзода шоирни халқ буд, вай ҳамеша дар ашъораш роҷеъ ба сулҳу дӯстии халқо шеърҳо месуруд. Дар ин маврид Мирзошоҳруҳ Асрорӣ баҳшида ба 100 солагии устод Турсунзода гуфта бад. "Устод Мирзо Турсунзода бидуни шак, барҷастатарин, пуртасири шоир ва шаҳсияти сиёсӣ ва адабии рӯзгорӣ мо буд, ки бо осор ва ашъори ҷаззобу пурмуҳтаво ва сафарҳои расмӣ-эҷодияш дар қишиварҳои дуруп наздиқи номуни нишон, зебоии табииат, фарҳанг ва меҳмоннавозии тоҷиконро ба қишиварҳои дигар армунон бурдааст. Дар берун аз Тоҷикистон ӯро ҳамчун сафирни сулҳу дӯсти ва шаҳсияти наҷибувора арҷ мегузоштанд".

Шоир дар ашъораш дӯстии халқо онҷунон мөхирона тасвир намудaаст, ки қас аз мутолияни ашъори ӯ ба ваҷд омада,

мехру муҳабаташ нисбати Ватан ва сулҳу дӯстӣ ба дигар ҳалиқо бештар мегардад. Адиб дар яке аз шеърҳояш, ки "Бозгашт" унвон дорад, бо ҳисси волои шоир



роҳа, хеле таъсирбахш доир ба сулҳу дӯстии халқо сурдудаast:

Шодам аммо меҳӯрам
гамҳои халқи дигаре,
Дар назар мееварам
тороҷашшата кишиваре.
Халқи ҳиндуи симтамашро
расон аз мо салом,
Эй суруди ман, агар дори
ту ҳам болу паре.

Сулҳу амонӣ дар тасвири шоир асоси ободии ҳар қишивар ва манбаи ҳушбахти инсонҳо мебошад. Бинобар ин, ҳастии он дар ҳама қувваҳои некии табиат ҳисос мешавад. Сулҳу монанди офтоб, баҳор, ё худ замин азизу мушфиқи ҳамон аст:

Сулҳ дар гул-гул шикуфтаниҳои
ҷонон кишивар аст,
Дар шуои офтоби толеъи
баҳру бар аст.
Дар суруди аллаву бедор
чаҳми мадарон,
Хоби орому табассумҳои
хуррам кӯдакон.

Оре, сулҳ мағҳумест бузургу мурӯбу-

ранг, ифодакунандаи амният, осоиштагӣ, озодӣ, истиқолият ва нишонаи ободии зиндагии ороми давлату миллат аст. Сулҳ таҷассумгари шодиву нишот, ҳамдигарфаҳмӣ, озодиҳоҳиву ватандӯстист. Сулҳ дар тасвири шоир асоси ободии ҳар қишивар ва манбаи ҳушбахти ҳамаи тоифаи одамон аст. Ин аст, ки ҳастии пояндагии сулҳ на танҳо дар ҳастии давлату миллат, баҳори ҳастии ҳар як гулу гиёҳ ва тамоми ҷисмҳои зиндаи олам эҳсос мешавад.

Сулҳ чун офтоби дуррашон, баҳори пуробуранг, табииати пур аз роз, замини муборак ва боғи пурбор аст, ки ҳосили он осоиштагӣ ва ҳузуру ҳаловат инчунин ҳушбахти мардумон мебошад. Ҳар як давлат дар ҳолати орому осоиштагӣ рушт мекунад ва арзи ҳастӣ менамояд.

Барои ба даст овардани сулҳу дӯстӣ ва озодии Ватани хеш ҳар як шахс бояд ҷони худро дареф надорад ва барои он таъоми қуввату тавонони худро истифода барад. Шоир Мирзо Турсунзода ҳамеша тарафдори сулҳу дӯстӣ буда, онро ҳамчун меросбари аҷодии милиати худ медонад ва аз он ифтиҳор мекунад:

Сулҳу ваҳдат, ифтиҳори
миллати соҳибдилам,
Васфи онҳоро намояд,
реши ҷону дилам.
Дар миёни қавмҳо пайвастагӣ,
моро аз он,
Дарк бинмояд ситоиш,
мардуми барнодилам.

Ҳулоса, сулҳ дӯстӣ ва дастоварди бузургест, ки аз сарвати тамоми дунё бисёр волотар аст. Ҳеч як дороиву сарват ба як лаҳзаи осоиштагӣ ва дӯстиву сулҳу суббот баробар намешавад. Сулҳ неъмати бебаҳост, ки моро ба ояндаи дуррашон ва сарзамини ҳамешабаҳору шуқуфон раҳнамоӣ менамояд.

Ҳамин тарзи, устод Мирзо Турсунзода дар шеърҳои сулҳҳоҳона ва ба дӯстиву рафоқат баҳшидааш тавонистааст, ки ҳонандаро мафтун кунад ва ҳар инсоне, ки шеърҳои ин аломаи суханро мегонад ва аз бар мекунад бешубҳа, меҳри ватану ватандӯстӣ ва ҳештаниносии ҳудогоҳӣ, сулҳу дӯстиро дар дилаш ҷой мешавад ва то абад дар хотираш нақш мебандад.

Барои мушарраф шудан ба ҷунин нижатҳои наҷиб робитаи мактабу оила бояд дар сатҳи баланд ба роҳ монда шавад. Кори таълиму тарбия танҳо вазифаи мактабу омӯзгор нест. Падару мадар, ки мемори ҷисму ҷон ва қишлоғи фарзанд махсус мейбанд, аз рӯи нахустини ба дунё омадани кӯдак дар тарбияи ӯ масъулияти бузургро бар дӯшдоранд.

Падару мадар аз ибтидо бояд нисбат ба тарбияни дуррустӣ қудак масъулияти махсус мейбанд, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд, то тавонанд насли солим, ҳудшиноси ҳудогоҳ ва номбардори оила ва миллати хешро ба воя росонанд. Рафтору гуфтору кирдкори некро фарзанд пеш аз ҳама, аз падару мадари худ меомӯзад.

Агар падару мадар бо муҳимтариҳи қонуниятиҳои илми педагогика, равонишноси синну солӣ, физиология, этикаи педагогика ва масъалаҳои мусосир тарбияи миллий мусаллаҳ баҳанд, тарбия кардан барои онҳо мушкилие ба бор намеорад. Бузургтарин мактаб - мактаби падару мадар аст ва бигузор, ин мактаб ҳеч гоҳ газанде наёбад.

НАСЛИ НАВРАС БОЯД ВАТАНДӯСТУ ХУДШИНОС БОШАД



Шахноза ОДИНАЕВА,
ассистенти кафедран ҷавонҳои
хориҷӣ

ҳудро ҳимоя намоянд, шакл намуд ва усули таълим, муассисаҳои таълимиро барои таълиму тарбияи фарзандашон интихоб намоянд, барои баланд бардоштани сифати таълим ва донишандӯзии фарзандонашон дар раванди таълиму тарбияи дар муассисаҳои таълими иштирок кунанд.

Нуҳ сол сипарӣ мешавад, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи масъулияти падару мадар дар таълиму тарбияи фарзанд" мавриди амал аст. Зимни он авзои маорифи қишивар дар самти таълиму тарбияи насли наврас куллан дигаргарун гашта, дар ин ҷода натиҷаҳои мусбиб ба даст оварда шуд. Тавассути ин санади ҳуқуқӣ макоми оила, маданияти педагогӣ ва имкониятиҳои тарбияии падару мадар боло рафт.

Яке аз воситаҳои асосии тарбия аз ҷорӣ намудани талаботи ягона дар тарбия вобастагӣ дорад. Ин назария асоси афкори педагогикии миллии моро таҷассум намуда, донишмандон, шоирону нағисандагони форсӯ тоҷик дар ин ҷода ақидаҳои пурарзиш доранд ва педагогикии мусосир низ онро пайғирӣ менамояд. Мутаасифона, ҳолатҳои мешаванд, ки талаботи муассисаҳои таълими, оила ва аҳли ҷомеа дар тарбияи насли наврас бо ҳам тавъям намеоянд, ҳатто дар як оила рафтору муносибатҳои гуногуни падару мадар, бобою бибӣ нисбат ба тарбияи фарзанд ба мушоҳида мерасад. Алакай хеле маълум шудааст, ки падару мадарони ҷавон ӯшиш мекунанд, ки ташвиши тарбияи фарзандони худро ба дӯши қӯҳанд. Гарчанд, ки дар тарбияи фарзанд иштирок намудани бузургсолони оила ҳатмӣ ва зарур башад, ҳам

вале онҷо ҳеч вақт дар тарбия мавқеъ ёа мақоми падару мадарро гирифта наметавонад.

Дар банди дуюми маддайи панҷуми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи масъулияти падару мадар дар таълиму



тарбияи фарзанд" гуфта мешавад, ки "Вазифаи падару мадар фароҳам овардани шароити маддӣ, молиявӣ маънавӣ ва равонӣ дар таълиму тарбияи дуррустӣ фарзанд мебошад". Ин вазифаҳои маънавӣ васею домандоре доранд, ки дар онҷо тамоми мачмӯи талабот ба тарбияи фарзанд ва ҳудадории ҷолдӣ ҳамаҷониба инъикос ёфта, татбиқи он аз падару мадар дониши амиқ, маданияти баланди маънавию илмӣ, доштани маълумот оид ба муҳимтариҳи масъалаҳои илми педагогика, хусусиятиҳои синну сол, этикаи пе-

РАВОНШИНОСӢ. СЕ АМАЛЕ, КИ ТО ҲОЛ НАМЕДОНЕД



Равоншиносӣ илмест, ки тамоми хислатҳои ҳамидау разилаи инсонӣ тавасути он дарк карда мешавад. Шахсе, ки одамро ба шакли равонӣ ташхис карда мебарояд, ҳодисаро пешгӯй мекунад, вай дар ҳақиқат равоншинос аст. Донистани ин илим ба он хотир зарур аст, ки одами некро аз бад фарқ карда метавонад. Масалан, дар бораатон чизҳое ҳастанд, ки шумо худатон намедонед. Доностан меҳоҳед? Пас, ин матлаб барои шумост.

Хотираи инсон чизест, ки дар он тамоми амалҳои кардаи ӯ ҷой дода шудаанд. Агар он қавӣ бошад, шахс ба ду ё се маротиба хондани матнеро онро забон зада мекунад. Агар заиф бошад, инсон барои матнро аз худ кардан танқисӣ мекашад. Оё боре аз худ пурсидаед, ки чаро хотираатон қавӣ ва ё заиф аст? Санҷидан меҳоҳед? Пас, 10 рақамро аз ягон матн як бор хонеду бе ягон фикри дигар баъди 30 сония онро аз ёд гӯед. Агар беғалат онро талафуз кардед, пас хотираи шумо қавист. Агар натавонистед, худатон қазоват кунед.

Биноии инсон чизест, ки шахс тавасути он ҷаҳонро тамошо мекунад. Мутасифона, ба баъзе нафарон ин неъматро Парвардигор ато накардааст. Ҷашми шумо имкони дур ва наздик диданро дорад. Агар каме танқисӣ кашед, айнак ёвари шумост. Боре дарди ҷашнатонро ҳис кардаед? Чаро дард мекунад? Нафаҳмидед? Агар шумо барои хондан ва ё тамошо чизе ҷашнатонро маҷбур созед, пас шумо он вақт дард ва ё мондашавиро ҳис мекунед. Агар шумо гӯед, ки ҷашми ман дардро ҳеч гоҳ ҳис



намекунад ва биноии ман бокувват аст, пас худатонро санҷед. Расмеро, ки аз рангҳои кабуди серанг ва сурх иборат аст, бодиқат назар андозед, баъди 30 сония назар кардан хулоса бароред. Дар он ҳолат шумо чи гуна будани биноиатонро ҳис мекунед.

Бисёриҳо худро аз дигарон беҳтар шуморида, мегӯянд, ки ман шабу рӯз кор мекунам ва дар як лаҳза якчанд корро ба анҷом мерасонам, аммо шумо ин тавр фикр нақунед. Ҳеч шахс наметавонад дар як лаҳза ду ё се амалро иҷро кунад. Масалан, касе даъвои тавонистанро мекунад ва мегӯяд, ки ман дар ҳолати роҳрӯй боз гап ҳам мезанам, ду амалро иҷро мекунам-ку. Тадқиқотҳои психологии сотсиологӣ исбот карданд, ки инсон дар як лаҳза танҳо як амалро иҷро мекунад.

Вақте шахс зиёд меҳандад, ҳатто дар кӯҷактарин чиз он шахс ботинан зиёд ғамгин аст. Вақте шахс зиёд хоб мекунад, танҳост. Вақте шахс кам гап мезанад ва ҳангоми гап задан тез сӯҳан мегӯяд, ин шахс сиреро ниҳон мегорад. Вақте шахс гиря карда наметавонад, заиф аст. Вақте шахс ғайритабӣ ҳӯрок меҳӯрад, ҳарос дорад. Вақте шахсе дар бораи шумо мепурсад, ба вуҷуди он ки он шахс бисёр бад аст, ӯ шуморо дӯст медорад. Вақте шахс муддати чанд рӯз ба занғои шумо ҷавоб намедиҳад ва баҳона мекунад, ки серкор буд, дурӯғ мегӯяд, шумо баҷояш муҳим нестед.

**Пӯлод ҚОСИМОВ, ассистенти
кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва
кори иҷтимоӣ**

АКСҲОИ ГҮЁ



1. Бурчи Халифа. Аз ҳама бинои баландтарин дар ҷаҳон ин Бурчи Халифа мебошад, ки дар Дубай ҷойгир аст. Бино соли 2010 кӯшода шуда, баландиаш 828 метр мебошад. Бино дорои меҳмонхона, ширкатҳо, майдончаҳои толорҳои варзиши, ҳавзи шиноварӣ ва майдончаҳои тамошобӣ аст. Ҳамарӯза ба инҷо аз тамоми кишварҳои ҷаҳон сайёҳон барои тамошо меоянд. Ачибии бино дар ин аст, ки дар танаи иморат видеороликҳо намоиш дода мешаванд. Инчунин, ин ягона биноест, ки аз тамоми гӯшаву канори шаҳр ба ҷашм намоён аст.

2. Манораи Шанҳай. Дуюмин бинои баландтарин дар ҷаҳон Манораи Шанҳай

истифода дода шудааст.

5. Lotte World Tower. Дар рӯйхати баландтарин биноҳои ҷаҳон мақоми 5-умро иморати Lotte World Tower ташкил мекунад, ки дар шаҳри Сеули Кореяи Ҷанубӣ қомат афроҳтааст. Баландии бино 555 метр буда, дорои 123 ошёна мебошад. Дар ошёнаҳои 1 то 6 мағозаҳои фурӯши маҳсулотҳои бо талаботи мардум ниёзманд, аз 7 то 60 ширкатҳо, аз 61 то 85 ҳуҷраҳои истиқоматӣ ва аз 86 то 119 меҳмонхонаҳо ҷойгир аст. Ошёнаҳои 120 - 123 кӯшода ҳастанд ва яке аз минтақаҳои зебоманзару тамошобии Кореяи Ҷанубиро ташкил мекунанд.

6. Маркази байналмилаллии савдои №1

ИМОРАТҲОИ БАЛАНДТАРИНИ ҔАҲОН

мебошад, ки дар Ҷумҳурии ҳалқии Ҷин ҷойгир аст. Баландии манора 632 метр буда, аз 128 ошёна иборат аст. Баландтарин ширкати савдо ва яке аз гушаҳои беҳтарину тамошобии Ҳитой ба ҳисоб меравад. Манбаи даромаднокии сайёҳии Ҳитойро низ маҳз ҳамин иморат ташкил медиҳад.

3. Абрат-ал-Бейт. Ҕойи З-юмро бинои Абрат-ал-Бейт, ки дар Арабистони Саудӣ махсусан дар паҳлӯи Макка ҷойгир аст, ташкил менамояд. Дар қисмати болои иморат манораи соати шоҳона қомат афроҳта аст, ки диаметраш 43 метр мебошад. Дар онҷо ҳуҷраҳо барои шаҳрвандоне, ки аз тамоми мамлакатҳои дунё ба Ҳонаи Ҳудо зиёрат мераванд, ба иҷора дода мешавад.

4. Маркази байналмилаллии молияни Пинан. Дар мақоми 4-уми маркази байналмилаллии молияни Пинан қарор дорад, ки ин иморат дар шаҳри Шэнҷиҳени Ҳитой ҷойгир аст. Баландии бино 600 метр буда, аз 115 ошёна иборат аст ва соли 2017 ба

ё Манораи Озодӣ. Дар мақоми 6-ум манораи Озодӣ ва ё қалонтарин маркази сав-



ЭЪТИБОР НАДОРАД

Дафтарчай имтиҳонӣ, ки Донишгоҳи давлатии Қўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2017 ба донишҷӯи соли 4-уми факултати таърих, ҳуқӯқ ва муносибатҳои байналмилалӣ (таълими рӯзона) Ҷӯмуҳаммади Пираҳмад додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонӣ, ки Донишгоҳи давлатии Қўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2016 ба донишҷӯи соли 5-

уми факултатаи филологияи рус (таълими рӯзона) Намозова Моҳшариф додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонӣ, ки Донишгоҳи давлатии Қўлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2019 ба донишҷӯи соли 2-уми факултати физика ва математика (таълими рӯзона) Полаҳонов Қурбоналий додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.


ГОЛИБИ КРОССВОРД МУАЙЯН ШУД!

Ба кроссворди шумораи гузашта 7 нафар хонандада чавоб пешниҳод кардаанд, ки аз ин шумора танҳо 3 нафар кроссвордро бехато пешниҳод кардаанд: Каримзода Ҳисайн (15.10.2020, соати 07:57, 3 хато), Турахонов Умархон (15.10.2020, соати 16:10, 3 хато), Боймуродова Мадина (16.10.2020,

соати 10:00, бехато), Суфиев Хайридин (16.10.2020, соати 11:30, бехато), Тошматов Ҳусрав (19.10.2020, соати 16:10, бехато), Мирмадиев Толиб (20.10.2020, соати 17:02, 4 хато), Раҷабова Зебо (22.10.2020, соати 13:10, 3 хато)

Аз ин рӯ, мо ба хонандагоне, ки ба идора чавобҳои худро ирсол карданд, сипос мегӯем, аммо голиб танҳо нафаре мешавад, ки пеш аз дигарон чавобҳояшро дуруст ва ё бо камтарин хато пешниҳод кардааст. Дар ин шумора голиб Боймуродова Мадина мебошад, зеро чавобҳояшро пеш аз дигарон пешниҳод кардааст.

Хонандаде, ки чавобҳои худро аз назар гузаронидан меҳоҳад, метавонад ба идораи рӯзнома ташrif биоварад. Мӯҳлами қабули чавобҳои кроссворди мазкур аз 5.11.2020 то 20.11.2020 муайян шудааст.



ДИҚҚАТ!

ДИҚҚАТ! БА ИДОРАИ РӯЗНОМА ПЕШНИҲОД МЕКУНАД. БО МУКОФОТИ ПУПӢ
ҲАЦМИ 100 СОМОНӢ ҶАДРДОНӢ КАРДА МЕШАВАД.




Ман Ватани маҳбубам ва ҳалқи азизамро сидқан ва
беш аз ҷони худ дӯст медорам, зоро ман бо нону
намаки ҳалқи бузургворам ба ин мартаба расидаам ва
ин нону намакро то нафаси воласини ҳаётам пос
медорам ва ба он ҳиёнат намекунам.


ҲУШҲАБАР

Рӯзи 27-уми сентябри соли 2020 саромӯзгори кафедраи илмҳои компютерии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Қурбонова Умеда Талабовна дар мавзӯи "Особенности подготовки будущих педагогов к моделированию и внедрению в учебный процесс электронных образовательных ресурсов" аз рӯи ихтисоси 13.00.08 - илмҳои педагогӣ зери роҳбарии доктори илмҳои педагогӣ, профессор Миализода Абдусалом Мустафо рисолаи номзадиашро бо-муваффақият ҳимоя намуд.

Раёсати донишгоҳ, ба муҳаққиқ ва роҳбари илмиашон ин комёбиро сидқан муборакбод намуда, дар корҳои минбаъдаи илмӣ-таҳқиқотиашон бурдбориҳо таманно менамояд.



1 ГАПИ ЭРНЕСТ ҲЕМИНГУЭЙ



Ациб аст, ки накӯкории бисёре аз одамон баробар бо афзоши сарваташон кам мешавад. Таҷрибаи зиндагӣ гувоҳ аст, ки агар ба одам ҷизҳои зарурашро бидиҳед, карру фар пайдо мекунад. Карру фараш, ки зиёд шуд, орзуи дабдаба мекунад. Дабдаба, ки пайдо кард, савдои девонагӣ ба сарашроҳ меёбад. Ҳама ҷизеро, ки меҳоҳад, барояш муҳайё созед, боз ҳам забон аз шиква барнамедорад ва ҳамеша норизо ҳоҳад монд...

Ҳарчи бештар ба кори нависандагӣ машғул шавӣ, ҳамон андоза танҳотар ҳоҳӣ шуд...

То замоне қодир ҳастед, ба дигарон ҷизе бидиҳед, дӯстонатон бешуморанд. Вақте ҷизе ба шумо лозим шуд, шумори онҳо қоҳиш меёбад. Касоне боқӣ мемонанд, ки дӯстони ҳақиқии шумоянд...

МАНЕ ВА МЕСУТ: ИБРАИ БАРОИ САРВАТМАНДОН

Садио Мане, бозингари дастаи Ливерпул (зодаи Сенегал) дар як мусоҳибааш ба журналистон чунин ҷавоб гуфт: "Барои ман чӣ лозим даҳ автомашинаи "Феррарӣ", бист соати қиматбаҳо ва ду ҳавопаймо? Афзal мешуморам, ки ба ҷои ҳариди ин қадар ҷизҳои нолозим он пулҳоямро ба бародарону ҳоҳарони имониам сарф на-моям." (18-уми октябрь 2019)


Ӯ ҳамчунин аз ҳайру саҳоват ба камбағалону муҳтоҷон ба дигар пулдорон чунин тавсия намудааст: "Оё даҳ автомашинаи "Феррарӣ", бист соати қиматбаҳо ва ду ҳавопаймо барои ман чӣ фоида меоранд? Оё бе ин ашёҳо на-мешавад зистан?"

Ман зиндагии вазнин доштам, гурӯsnаву ташна мегаштам, на либосу на пойафзол доштам, ҷангро аз сар гузаронидам. Ҳатто мактаб ҳам нахондаам, пойлуч футбол-

бозӣ мекардам, аммо имрӯз Худо ба ман ин имкониятро дод, ки роҳу мактабу майдон-чаҳо соҳтам, ба миллати гурӯsnаву муҳтоҷам ба қадри имкон дasti ёрӣ расонидам, либосаву ҳӯрока тақсим на-мудам. Барои охирати худ за-хира намудам. (8.12.2019)

Ба насиҳати Мане футболбози дигар Месут Озил гӯш андохта чунин гуфт: "Ман низ меҳоҳам муолиҷаву ҷарроҳии ҳазорон кӯдакони мӯҳтоҷи бесарпаноҳро ба ӯҳда бигирам."

Намояндаи ӯ Эркут Согут ба Месут гуфтааст, ки: "Охир барои ин ниятатро амалий на-мудан миллионҳо доллар ло-зим мешавад." Месут дар ҷавоб мегӯяд: "Агар имрӯз ман бо ин пулу дороям амал нақунам, пас қай амал мекунам? Ҷо ӯ? Ман кӯдакии саҳту вазнине доштам, модарам дар ду корхона фарроши мекард. Пас, ман аз "асли худ" (8.12.2019)



фаромӯш намекунам, аз саҳту вазнин будани нодориву муҳтоҷӣ боҳабаром. Гуш кун, Эркут! Ман ҳамасола пули зиёде ба даст меорам ва танҳо ба худ ин пулҳоро сарф карда на-метавонам. Аллоҳ маро пулу мол дода, футболбози хуб на-мудааст. Пас, имрӯз ману ҳам-сарам Аллоҳро бо аъмоли нек шукронаи неъматҳояш бояд намоем, вагарна фардо дер ҳоҳад шуд. Шояд барои мо-фардо умр наҳоҳад буд."

МУАССИС:
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб
ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

МИРАЛИЗОДА АБДУСАЛОМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор,
ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб
ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

КАРИМОВ САМАРИДДИН,
доктори илмҳои химия, профессор,
узви пайвастаи АМТ

ИБОДОВ МАҲМАДУЛЛО,
доктори илмҳои фалсафа, профессор

ЧУМЬАХОН АЛИМӢ,
доктори илмҳои филология, профессор

ХОЛИҚЗОДА АЙНИДДИН,
номзади илмҳои филология, дотсент

ХУДОЙДОДОВА ШАРОФАТ,
номзади илмҳои филология, дотсент

ҒУЛОМОВ ИСЛОМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор

АБДУЛЛОЕВ МАҲМУД,
доктори илмҳои таърих, профессор

МИРЗОЕВ САЛИМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор

ИЗЗАТУЛЛОЕВ КУГАН,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

ЗАФАР МИРЗОЁН,
ховаршинос, профессори фахрии донишгоҳ

РАФИЕВ САФАРХОН,
номзади илмҳои педагогӣ

НАЗАРОВ ҲОТАМ,
номзади илмҳои педагогӣ

САРМУҲАРИР:
ҶАҲОНГИР РУСТАМШО,
номзади илмҳои филология, дотсент

Андеши ва ақидаҳои нашршудаи шахсии муаллифон дар мақолоту гузоришҳо ақида расмии ҳайати эҷодии рӯзнома махсуб намешавад. Дурустии асноду далели мақолаҳо ба ӯҳдаи муаллифон аст.

Рӯзнома дар ҶДДМ
"Мега-принт" ба табъ расидааст.
Адади нашр 5200

Нашрия дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон №030/
РЗ-97, 30.08.2017 аз нав ба қайд
гирифта шудааст.

Маводҳо бо забонҳои тоҷикиӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешаванд.
Рӯзнома тарниси обуна дастрас мегардад.

НИШОНИ:
735360. ш.Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tj
Телефон: корӣ: (83322) 3- 31- 15,
мобилий: 985-76-77-12; 981-00-02-19